

БЕНЗИНУ ГАЗ ДАР СУҒД АРЗОН ШУД

с.2

ГИРЯИ ДЕҲҚОН ВА РОҲАТИ МИЁНАРАВ

с.5

ИШТИБОҲЕ, КИ ҲУШДОР МЕДИҲАД!


с. 3

ТОҶИКИСТОН

№19
(1478)
11.05.22
Оғози
нашр:
март
1992

Рӯзнама зиёд, «Тоҷикистон» яктост!

5 ФУТБОЛБОЗИ ГАРОНТАРИНИ ТОҶИКИСТОН



ХАЗИНАИ ТИЛЛОИИ ТОҶИКИСТОН

Китобе, ки тоҷиконро
ба ҷаҳониён муаррифӣ
мекунад

с.8

ПАНЧШЕР

Ҷабҳаи муқовимат
алайҳи Толибон

с.4

МУҲОҶИРАТ

Гирифтани патент
осон мешавад

с.6



АДИБИ МИЛЛИОНЕР

Латофат Кенҷаева аз чӣ
қаноатманд нест?

с.10

НИГАРОНӢ

Чаро волидайн нисбати
сарнавишти фарзандона-
шон бетарафанд?

с.11

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА

Шариф ҲАМДАМПУР,
Сармухаррир,
раиси хайати мушовара

Усмон РАҲИМЗОДА,
муовини сармухаррир

Одил НОЗИР,
мухаррир

Талбақ НАЗАРОВ,
раиси “Сандуки хайрияи
Тоҷикистон”, академик

Муҳаммадҷосиф ИМОМЗОДА,
академик

Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти АИ Тоҷикистон,
академик

Далер ҶУМӢА,
вазирӣ энергетика
ва захираҳои оби ҶТ

**Саидмукаррам
АБДУЛҚОДИРЗОДА**,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон

Ҷамшед САӢДУЛЛОЕВ,
профессор

Шерали РИЗОӢН,
сиёсатшинос

Абдулмачид УСМОНОВ,
Журналист

Масъуди МИРШОӢИ,
раиси Бунёди Рудақӣ Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
Профессор, чомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”,
Ӣзбекистон

Мухтор БОҚИЗОДА,
шореҳи сиёсӣ

Ҷазлиддин АСОЗОДА,
мухарири сомонаи Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
саҳифабанд

МУАССИС:

Ҳайати кормандони ҳафтанома

Ҳафтанома дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №0054/РЗ сабти ном
шудааст.

Дар ҳафтанома матолибе низ ба
нашир мерасанд, ки ба мавқеи идора
мувофиқ нестанд. Барои дар дигар
наширҳои ҷоп намудани матолиб ва
иқтисоди аз «Тоҷикистон» зикри
манбаъ ҳатмист. Ҳуқуқи муаллифии
ҳамаи матолиби ҷумра ба идораи
ҳафтаномаи «Тоҷикистон» тааллуқ
доранд ва тибқи қонунгузориҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд.
Ҳафтанома аксҳо ва маводҳои
ҷолибро аз шабакаи Интернет
мавриди истифода қарор медиҳад.
Ҳафтанома масъулияти маводҳои
интиқодӣ ва хусусияти табиғоти
ба дӯш надорад. Инчунин, ба мазмун
ва санаду рақамҳои маводи ҷопшуда
муаллифони ҷавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84,
tojikiston@pressa.tj

ШУӢБАИ РЕКЛАМА:
Ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУӢБАИ ӢЪЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРӢШИ РӢЗНОМАӢ ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furnish@rg.tj

Pressa.tj: ХАБАР МЕДИҲАД

9+1. НИШАСТИ НУҲ ВАЗИРУ ЯК
МУОВИН ДАР ДУШАНБЕ

Тавре сардори дафтари
матбуоти ВКХ Шохин Самадӣ
ба Pressa.tj хабар дод, фардо
(12.05.2022) мулоқоти Си-
рочиддин Мухриддин, вазири
корҳои хориҷаи ҶТ бо Лебе-
дев Сергей Николаевич, ко-
тиби иҷроияи ИДМ дар шаҳри
Душанбе баргуздор мегардад.

Тарафҳо атрофи масъалаҳои
минтақа ва ҳамкорӣҳои Иттиҳод-
ди Давлатҳои муштаракулмано-
феъ музокира хоҳанд кард.

Ин мулоқот дар арафаи
нишастии баҳории вазирони

корҳои хориҷӣ, ки таърихи 13-
уми май дар шаҳри Душанбе
баргуздор мегардад, сурат ме-
гирад.

Ӣдовар мешавем, ки 13-уми
май вазирони корҳои хориҷии
10 кишвар дар Душанбе ҷамъ
меоянд. Тавре Pressa.tj хабар
ёфт, дар он 9 вазир ва як му-
овини вазир (Туркменистон)
мулоқот меороянд. Вазири
умури хориҷии Украина дар
он иштирок намекунад.

Музокирот асосан атрофи
барномаи қаблан тарҳрезӣшуда
сурат мегирад.

ҒАЗ ДАР СУӢД АРЗОН ШУД

Дар ноҳияи Ашти вило-
яти СуӢд як литр ғазӣ моеъ
ба 5 - 5 сомонию 30 дирам
баробар шуд, ки нисбат ба
минтақаҳои дигари кишвар,
аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе
ва Хуҷанд як сомонӣ арзон-
тар аст.

Тоҷирони Ашт сабаби
чунин фарқи зиёд доштани
нарҳи сӯзишвориро шарҳи
бештар надоданд. Аммо
гуфтаанд, ки ғазиди зиёд ҳам

намегиранду зарар ҳам наме-
бинанд.

Ашт бо ноҳияи Попи Ӣз-
бекистон ҳамсарҳад аст. Тах-
мин меравад, ки ин навъи сӯ-
зишворӣ аз кишвари ҳамсоя
оварда шавад. Вале мақомот
чӣ мегӯянд? Аҷиб, чаро дар
як минтақаи дурдасти Тоҷи-
кистон имкони арзонтар
фурӯхтани ғазӣ моеъ ҳасту
дар шаҳру ноҳияҳои наздик ба
марказ наметавонанд нархро
поинтар кунанд?

ВОРИДОТ АФЗУДУ
СОДИРОТ КОӢИШ ӢФТ

Ҳаҷми гардиши тичора-
ти хориҷии Тоҷикистон дар
семоҳаи аввали соли 2022
нисбат ба ҳамаин давраи соли
гузашта 6,5% ё 116,7 милли-
он доллар коӢиш ёфтааст.

Ҳамзамон, бо 94 кишвари
чаҳон тичорат сурат гирифта-
аст, вале воридоти мол аз
77 давлат нисбат ба соди-
рот бартарӣ дорад ва моли
56 давлат танҳо ворид карда
мешуд.

Ба ин далел тавозуни савдо
манфӣ буда, 737,2 миллион
долларро ташкил додааст.

Воридоти мол дар семоҳаи

аввал 43 фоиз афзуда, ба ма-
блағи беш аз 1,2 миллиард
доллар баробар шудааст. Ба
ҳисоби пулӣ афзоиш 362,7
миллион долларро ташкил
дод. Содироти коло, баръ-
акс, нисбат ба соли гузашта
беш аз ду баробар кам шуда,
470 миллион долларро таш-
кил дод.

Танҳо бо 7 кишвар, содирот
нисбат ба воридот бо фарқи-
яи хурд бартарӣ дорад. Дар
байни ин мамлакатҳо Туркия
ва Белгия ҳастанд, ки ҷумҳурӣ
ба онҳо металлҳои киматбаҳо,
алюминий ва наҳи пахта ме-
фиристад.

САРИ САӢЗ



Рачаббой АҲМАДЗОДА,
раиси вилоти СуӢд



Низом ҚОСИМ,
раиси Иттифоқи
нависандагони Тоҷикистон



Каримҷон АҲМАДОВ,
муовини пешини вазири
иқтисоди Тоҷикистон

- Солҳо мегузаранд, аммо номи ҷан-
говарони қаҳрамон, ки бо баҳои ҷони
худ инсониятро наҷот бахшидаанд, ҷун
корнамоиҳои аҷлоди диловарамон, ба
монанди Спитамену Муқаннаъ, Темур-
малик, Шох Исмоили Сомонӣ ва Восеъ
ҷовидон мемонад.

- Оё баъди гузаштани солҳо ҳамаин 18
нафар собиқадорони ҷанг, ки дар вилоти
СуӢд боқӣ мондаанд, дар ёд мемонанд?

- Эрон аввалин кишваре буд, ки со-
ли 1992 истиклолияти Тоҷикистонро
ба расмият шинохт. Мо иштирокоти
фарҳангии фаровоне дорем, ки мета-
вонад барои густариши равобити ду
кишвар дар заминаҳои муҳталиф асар-
гузор бошад.

- Пас чаро махсусан солҳои охир зар-
фияти чунин “иштирокоти фарҳангӣ”
ба мушоҳида намерасад?

- Русия мисли киштии “Титаник” аст,
кишвари бузурге, ки ғарқ мешавад ва
иктисодаш дар пеши ҷашм мешиканад.
Ҳар касе ба ин киштии баста шудааст,
ҳамроҳ бо Русия ранҷ мекашад.

- Шояд мисли киштии “Титаник”
бошад, шояд мисли дигар киштиҳо, ма-
салан киштии зеробӣ, ки ғарқ шуданиш
кам эҳтимол дорад...



Пешвози Рустами Эмомалӣ дар фурудгоҳи Ашқобод

РУСТАМИ ЭМОМАЛӢ
ДАР ТУРКМАНИСТОН

Рӯзи 11-уми май раиси шаҳри
Душанбе Рустами Эмомалӣ ба
Туркменистон сафар кард.

Бино ба иттилои котиби
матбуоти Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, дар Фурудгоҳи байнал-
милалӣ Ашқобод Раиси Маҷ-
лиси миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси
шаҳри Душанбе Рустами Эмо-
малиро муовини Раиси Халқ
Маслиҳати Миллӣ Генгеши
Туркменистон, Сафири Фавку-
лода ва Мухтори Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар Туркменистон
ва дигар намоёндогони расмӣ
ин кишвар истикбол гирифтанд.

Интизор меравад, ки зимни
сафар Рустами Эмомалӣ бо ҳай-
ати воломақоми Туркменистон
дидору вохӯрӣ анҷом диҳад. Аз
ҷумла, имрӯз бозиди Рустами
Эмомалӣ ва ҳайати ҳамроҳонаш
дар яке аз корхонаҳои нассочӣ
сурат мегирад. Фардо, 12-уми
май мулоқоти рӯ ба рӯи раиси
шаҳри Душанбе Рустами Эмо-
малӣ бо Президенти Туркмени-
стон Сардор Бердимухаммадов
сурат хоҳад гирифт.

ТАСОДУФЕ, КИ ХУШДОР МЕДИХАД!

МУШАКҶОЕ, КИ АЗ АФҶОНИСТОН ҶОНИБИ ТОҶИКИСТОН ПАРТОБ ШУДАНД ЧӢ ҲАДАФ ДОШТАНД?

Дар рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи равон хабари ҳамлаи мушакӣ аз ҷониби Афғонистон ба қаламрави Тоҷикистон ҷомаи кишварро ба таҳлука андохт. Наход алангаи оташи низоҳии Афғонистон дар кишварҳои ҳамсоя забона занад?! Саволе аст, ки ин шабу рӯзҳо бояд ба он посух гуфт.

Ҳамла ба хоки Тоҷикистон

Рӯзи 7-уми май хабаргузориҳои мухталиф дар бораи "ҳамлаи мушакӣ аз хоки Афғонистон ба Тоҷикистон" хабар доданд. Аз ҷумла, хабаргузориҳои "Амај News" иттилоъ дод, ки аз ноҳияи Хоча Ҷори вилояти Тахори Афғонистон аз болои як мошин ба хоки Тоҷикистон мушак сар доданд. Хоча Ҷор бо ноҳияҳои Фархор ва Панҷи Тоҷикистон ҳамсарҳад аст.

Дере нагузашта гуруҳи хуросонии созмони террористии ДИИШ (фаъолиятҳои дар Тоҷикистон мамнӯъ, - ред.) масъулияти ҳамлаи мушакӣ ба хоки Тоҷикистонро ба уҳда гирифт. Дар ин бора "Site Intelligence Group" хабар додаст, ки изҳороти созмонҳои террористиро пайғирӣ мекунад. Дар изҳороте, ки аз қавли ДИИШ дар ин пойгоҳ нашр шудааст, таъкид гардидаст, ки партоби мушакҳо кори дасти аъзои ин гуруҳ мебошад.

Ҳамон рӯз як манбаъ аз Раёсати марзбонии кишвар ба "Sputnik" гуфт, ки аз марзи Афғонистон ба ҳисоб 7 мушак ба минтақаи Фархор андохта шудааст, ки чор ракета дар дарёи Ому афтода, се адади дигараш ба ҷангалҳои лаби дарё афтодаанд. "Ҳеҷ осеба ба марзбонон ё посгоҳи мо нарасидааст. Сарбозони мо мошинеро, ки дар он террористон

буданд, дар ҳамон марзи Афғонистон аниқ нишон гирифтанд. Се террорист захмӣ шудаанд, яке ҳам шадид", - гуфт ӯ.

Манбаъ ҳамчунин таъкид кард, ки ин ҳодисаи ҷиддӣ нест ва мардуми Тоҷикистон набояд нигарон бошанд.

Хабаргузориҳои "Independent" аз қавли пулиси Толибон (ҳаракати мамнӯъ дар қаламрави Тоҷикистон, - ред.) хабар дод, ки ҷаҳор террорист савори як сабукрави навъи "Тойота Королла" дар минтақаи Қафлотуни вулусволии Хочаи Ҷори вилояти Тахор пайдо шуда, аз як силоҳи худсоҳи "БМ 1" ҷаҳор мушак ба марзҳои Тоҷикистон андохтаанд.

«Айни замон аз ҷониби сохторҳои марбутатаи толибҳо дар минтақаи Хочағори вилояти Тахор барои муайян ва безарар гардонидани гуруҳҳои террористӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда истодаанд», - омадааст дар иттилоии ҚДАМ.

Забехулло Мучохид, суҳангӯи Толибон низ гуфтааст, ки онҳо саъй мекунанд, ки омилони ҳамла ба Тоҷикистонро ёфта, ҷазо бидиҳанд.

"Масъулини мо дар Бадахшон дар талош ҳастанд, ки омилони ин ҳамларо пайдо ва мучозот кунанд. Ҳамла ҳам муассир набуда ва қадом осеба иншоолҳо ба хоки Тоҷикистон нарасидааст. Вале таъбаи як мушкӣ вучуд дорад, ки дар Афғонистон ҷанг гузаштааст ва маводи мунфачира ва аслиҳа осон ба даст меояд. То як вақте ҳама ҷиз контрол мешавад ва мардум ҳалъи силоҳ мешаванд, қаме мушкӣломе хоҳад дошт. Дар умум, мо мутааххид ҳастем ва ба ҳеҷ қас иҷоза нест, ки аз хоки Афғонистон ҳамсояҳои мо ва ё кишварҳои дигарро таҳдид кунанд", - гуфтааст Мучохид.

Ҳолати ҷангӣ

Қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Тоҷикистон пас аз ин қазия бо нашири як изҳорот хабар дод, ки неруҳои марзбонии Тоҷикистон ба ҳолати омодабошии пурраи ҷангӣ гузаронида шудаанд. "Ниҳодҳои қудратии

Тоҷикистон тамоми имконият ва тавоноии хифзи бозътимоди сарҳади давлатиро доранд", - омадааст дар иттилоии ҚДАМ.

ҚДАМ вазъият дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Афғонистонро муътадил арзёбӣ карда, афзудааст, ки вазъ тахти назорати марзбонони тоҷик қарор дорад.

Хушдор!

Афғонистон кишварест, ки наздик ба 40 сол боз дар ҳолати ҷанг мебошад. Вале бо тасаруф шудани ҳукумат аз ҷониби "Толибон" вазъияти кишвар муташанниҷ гардид. Феълан, ин гуруҳи тундрав, ки баъди 20 соли низоъ зимомии идораи давлатро ба даст гирифт, бо қувваи дигари иртиҷой - ДИИШ дар ҳоли ҷанг қарор дорад.

Чун феълан Толибон тавони контроли сарҳадашонро надоранд, ин ҳолат барои кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла ба Тоҷикистон, ки марзи бештаринро бо Афғонистон дорад, метавонад мушкӣло гардад. Далели ин ҳамлаҳоест, ки ҷанг рӯзи охир аввал дар марзи Ўзбекистон ва баъдан дар Тоҷикистон иттифок афтод. Бинобар ин, убури иштибоҳии мушак аз Афғонистон ба хоки Тоҷикистон набояд қамомоти кишвари моро бепарво гузорад.

Қӣ қафолат медиҳад, ки ин иштибоҳҳо дигар тақрор намешаванд?! Ё чунин иштибоҳ боиси ягон бадбахтӣ шавад?! Ё шояд ин иштибоҳе не, балки як амалиёти қаблан тарҳрезигардида бошад?

Бинобар ин, ин "иштибоҳ" моро хушдор медиҳад...



Одил
НОЗИР,
o.nozir@pressa.tj

ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОХТМОНИ "РОҶУН" ДОНОРИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ МЕҶӢЯД

Ҳукумати Тоҷикистон аз ниҳодҳои молии байналмилалӣ даъват мекунад, ки барои анҷоми тарҳи сохтмони як зерсохти стратегии кишвар - нерӯгоҳи барқи оби Роғун маблағгузорӣ кунанд.

Вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Завқӣ Завқизода аллакай бо Иброҳим Шукрӣ, мудири минтақаи Бонки Осиёи Рушд мулоқот кардааст. Дар ҷаласа масъалаи маблағгузори бахшҳои афзалиятноки иқтисоди миллии кишвар, аз ҷумла тарҳи "Роғун" матраҳ шуд.

Қаблан раҳбари намоёндагии Бонки Осиёи Рушд дар ин кишвар Шанни Кэмпбелл гуфта буд, ки дар мулоқоти намоёндагонии Тоҷикистон бо донорҳои байналмилалӣ масъалаи маблағгузори ин тарҳи энеҷӣ низ матраҳ шудааст.



Зимнан зикр гардид, ки Бонки Осиёи Рушд "манфиатдор аст, ки сохтмони НБО "Роғун" ба анҷом расад, вале дар робита ба ин лоиҳа суолҳои зиёде вучуд дорад. Онҳо "бо бозори фурӯши нерӯи барқ, харид ва таъмини ҷораҳои муҳофизатӣ алоқаманданд".

Ба гуфтаи Кэмпбелл, пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани нерӯгоҳи "Роғун", он як манбаи даромади кишвар мешавад, аммо натоиҷи таҳқиқоти Бонки Ҷаҳонӣ низ вучуд дорад. Донорҳои байналмилалӣ пеш аз қабули қарор дар бораи иштирок дар маблағгузорӣ бояд ба ҳама суолҳо ҷавоб пайдо намоёнд.

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

ПАНЧШЕР ОЗОД ШУД?

Ҷабҳаи муқовимат алайҳи “Толибон”

Ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон бо раҳбарии Аҳмад Масъуд мегӯяд, ки дар Андариби вилояти Бағлон ба Толибон зарбаи сахт заданд. Дар ҳамин ҳол, тибқи гузоришҳо, шаби 8-уми май даргириҳои сахт миёни размандагони Ҷабҳаи муқовимати миллии ва неруҳои Толибон дар Панҷшер идома кардааст. Сокинони Панҷшер мегӯянд, ки Толибон ғайринизомиёро озору азият медиҳанд. Толибон ин даргириҳо ночиз мешуморанд.



Даъвоҳои ду тараф

Сибғатуллоҳ Аҳмадӣ, суҳангӯи Ҷабҳаи муқовимати миллии шомӣ якшанбе дар “Твиттер” навишт, ки талафот ба Толибон дар минтақаҳои Пули Хисорак ва Қосони ноҳияи Андариб ворид шудааст, вале омори мушаххас наовард.

Манбаъҳои дигар ҳам ин хабарро тасдиқ накардаанд ва ҳукумати Толибон дар ин маврид чизе нагуфтааст.

Ҳамзамон як мақоми баландпояи Толибон дар вилояти Панҷшер мегӯяд, фармондеҳи амнияти Толибонро дар ноҳияи Руха боздошт кардаанд. Абубакр Сиддик, суҳангӯи воли Толибон дар Панҷшер ба бахши афғонистонии Радиои “Озодӣ” гуфтааст, ки фармондеҳ Нуруламин дар робита ба даргириҳои ахир дар ноҳияи Дара боздошт шуд.

Баъзеҳоро раҳо карданду чандеро бо худ бурданд

Як сокини Панҷшер ҳам гуфт, ки Толибон дар ноҳияи Дара ба ҷустуҷӯи хона ба хона идома дода, мардумро озору азият кардаанд. Яке аз бошандагони ноҳияи Дара ба “Озодӣ” гуфт, ки дар пайи даргириҳои ахир Толибон бархе аз афроди маҳаллиро боздошт кардаанд. Ин сокини Панҷшер, ки ба сабаби ҳассосияти мавзӯ аз гуфтани номаш худдорӣ кард, афзуд, ки “афроди Имороти исломӣ барои ҷустуҷӯи хона ба хона ба вулусволии Дара омада, мардумро озору азият мекунанд ва бачаҳоро аз сари заминҳои кишт ва масҷидҳо боздошт ва латуқӯб мекунанд. Як теъодро баъд аз латуқӯб раҳо карда, шумореро ҳам бо худ бурдаанд”.

Ҷабҳаи муқовимати миллии рӯзи шанбе, 7-уми май дар эълонияе гуфт, ки неруҳои онҳо

ба “Қитъаи сурх”-и Толибон, ки меҳостанд дар ноҳияҳои Обшорон ва Дараи вилояти Панҷшер баррасии хона ба хонаро оғоз кунанд, ҳамла кардаанд. Ин ҷабҳа мегӯяд, ки ба ҷуз аз марказҳои ин ду ноҳия, ҳама бахшҳои он ба тасарруфи размандагони Ҷабҳаи муқовимати миллии даромадааст.

Изҳороти ба ҳам зидди Толибон

Дар эълонияи нави ҷабҳа гуфта мешавад, ки 15 узви Толибон дар ин даргириҳо кушта шудаанд. Толибон инро рад кардаанд. Забехуллоҳ Мучохид, суҳангӯи ҳукумати Толибон гуфтааст, ки “ҳеҷ ғурӯҳе бо номи Ҷабҳаи муқовимати миллии дар Афғонистон ҳузури амалӣ надорад”.

Мавлавӣ Додмуҳаммад Батор, фармондеҳи амнияти Толибон дар вилояти Панҷшер чизе дигар мегӯяд: “Тирпар-

ронӣ буд, баъзе вақтҳо кам ва баъзе вақтҳо зиёдтар. Аммо сабаби ин нашуд, ки мо тахти муҳосира буда бошем. Шумораи ками онҳо дар қуллаҳои қуҳҳо ҳастанд ва барои наҷоти ҷонашон тирандозии ҳавой кардаанд”.

Ҳамлаҳои пароканда

Ҷабҳаи муқовимати миллии мегӯяд, ки онҳо дар қуҳпо-яхиҳои Панҷшер ҳузур доранд ва муқовимат мекунанд. Аз ҳамлаи сарбозони ин Ҷабҳа ба Толибон хабарҳо нашр мешавад, вале огоҳони вазъ мегӯянд, ки ҳанӯз ин Ҷабҳа ба як нерӯи баробарвазн бо Толибон табила наёфтааст ва ба сурати пароканда амал мекунанд.

Рӯзҳои гузашта аз даргирӣ миёни неруҳои Ҷабҳаи муқовимат ва Толибон дар бархе ноҳияҳои вилояти Тахор хабарҳо нашр шуда буд.

Сафири ИМА:

ТОЛИБОН ЧАРХБОЛҲОРО НАМЕГИРАНД!

Сафири Амрико дар Душанбе гуфт, ИМА ва Тоҷикистон сарнавишти чархболҳоро баррасӣ доранд, ки моҳи августи соли гузашта аз хоки Афғонистон ба кишвар омадаанд.

Ҷон Марк Поммершайм рӯзи 10-уми май дар нишасте хабарӣ дар Душанбе гуфт, кишвараш ният надорад онҳоро ба Толибон бисупорад. “Ин чархболҳо ба Толибон дода намешаванд, чун ба онҳо тааллуқ надоранд,” — илова кард сафир.

Поммершайм ҷузъиёти гуфтугӯи Вашингтон Душанберо дар масъалаи чархболҳо ошкор накард.



Толибон иддао доранд, ки пас аз ғурупоиши ҳукумати пешини Афғонистон дахҳо чархболу ҳавопаймо ба Тоҷикистону Ўзбекистон рафтаанд ва бояд баргардонда шаванд.

КОРОНОВИРУС 15 МЛН ОДАМРО КУШТ

Шумораи умумии қурбонии бемории коронавирӯс дар ду соли охир ба 14,9 миллион нафар расидааст. Дар ин бора Созмони ҷаҳонии тандурустӣ хабар дод.

Намояндагони ин созмон омори марғу мири маризонии коронавирӯсро дар солҳои 2020 ва 2021 ҳисоб кардаанд. Дар гузориш гуфта мешавад, ки бештари беморон дар Аврупо, Амрико ва кишварҳои осеи Ҷануби Шарқӣ фавтидаанд. Худди 84 % фавт аз вирусҳои COVID-19 маҳз ба ҳамин кишварҳо рост меояд.

Аз шумори умумии қурбонии 57 % -ро мардон ва 43 % -ро занон ташкил медиҳанд.



МАРЗ: 3 ҚИРҒИЗ КУШТА ШУДАНД

Расонаҳои қирғизӣ бо таъя ба Ҳадамоти марзбонии Қирғизистон хабар медиҳанд, ки дар пайи як даргирӣ дар марз бо Ўзбекистон се шахрванди ин кишвар кушта шудаанд. Ҷониби Ўзбекистон то кунун дар бораи ин ҳодиса чизе нагуфтааст.

Ин ҳодиса 5-уми май дар



мавзеи марзии Добо-Қурғони деҳоти Актаи ноҳияи Алабукински вилояти Чалолобод рух додааст.

Бино ба хабари ҚДАМ Қирғизистон, дар ин даргирӣ се шахрванди яке 48-сола ва дуи дигар 24 ва 22-солаи ин кишвар аз захми тир кушта шудаанд.

Бар пайи ин ҳодиса фармондеҳони марзбонии ноҳияи Алабукински Қирғизистон ва Янгиқурғони Ўзбекистон мулоқот кардаанд ва ба таъвофук расидаанд, ки 6-уми май пас аз таҳқиқоти хидматӣ низ дидор мекунанд.

Як моҳ қабл, 5-уми апрел ҳам дар натиҷаи чунин як даргирӣ ду шахрванди Қирғизистон аз сӯйи марзбонии Ўзбекистон кушта шуда буданд. Ўзбекистон гуфта буд, ки ин шахрванди Қирғизистон ба дунболи аспҳояшон ғайриқонунӣ ба марзи ин кишвар ворид шудаанд.

5-УМИ ИЮН. МАҚОМИ НАЗАРБОЕВ БЕКОР МЕШАВАД!



Дар Қазоқистон барои ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи он кишвар рӯзи 5-уми июн раъйпурсии умумихалқӣ баргузор мешавад. Дар ин бора Қосим Ҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон рӯзи 5-уми май фармон имзо кард.

Интизор меравад, ки бар пайи ин тағйирот мақоми “Пешвои миллат” ё “Елбасӣ”-и раисҷумҳури собиқи ин кишвар, ки меъри конституционист, бекор шавад.

“Ислоҳоти Конститутсия ба тағйироти қуллии ҳамаи шохҳои ҳокимият равона шудааст.

Тағйирот гузариши катъӣ аз шакли идорасозии “президенти кавӣ” ба шакли ҷумҳурии президентӣ бо парламони бонуфуз ва ҳукумати ҳисоботдиҳандаро мадди назар дорад”, — гуфт Тоқаев рӯзи 5-уми май.

Тоқаев дар як суҳанронӣ рӯзи 29-уми апрел гуфта буд, ки раъйпурсӣ барои қабули Конститутсия дар он кишвар бори охир соли 1995 баргузор шудааст.

ГИРЯИ ДЕҲҚОН ВА КИССАИ ПУРИ МИЁНАРАВ

«НОНИ ДУВВУМ» ЧӢ ТАВР БА ДАСТ МЕОЯД?

... Маҳмадзоҳир бо сари хам дар болои мошини “Дулан” дар байни халтаҳои тӯрини картошка сарашро байни даст гирифта менишаст. Чехраи гирифтааш аз он гувоҳӣ меод, ки савдои кутараи моли овардааш он қадар муваффақона нест.

- Ҳа, акаи Маҳмадзоҳир, чаро аз чехраатон барфу борон меборад? Боратон нагузашта истодааст?,- пурсид савдогар - миёнарави дигар, ки ҳаргиз худ каландро ба даст нагирифтааст аммо дар “Дехқонбозор” савдо мекунад, аз Маҳмадзоҳири қавоқовезон.

- Напурс, ҳам каппаи ман сӯхту ҳам аз картошкакор... Наход дар ҳамин фасли сол касе картошкарро ақаллан ду сомонӣ наҳарад? Агар ҳисобу китоб кунему хароҷоташро то ба даҳани бозор расонидан ҷамъу зарб намоем, на ин ки ғоида, балки зарари он бештар аст. Боз ин шаҳриҳо ноз мекунам, ки молатон киммат... Охир онҳо захираи деҳқону хароҷоти онро аз кучо медонанд? Инро ману ту, миёнарав бошем ҳам, медонем. Даҳ тонна картошкарро аз Чирғатол дуним сомонӣ шарту байъ карда оварда будам, дар ин ҷо ду сомонӣ ҳам намегиранд. Намедонам ба соҳиби бор чӣ мегӯям...

Ман ин гуфтугузоро, ки дар вақти “идҳараки” арафаи иди Рамазон дар “оптомбозор” тасодуфан шунидам ва як дона анори нимкилоиро ба 15 сомонӣ (кило не, дона!) харида будаму аз Худо хоҳиш мекардам, ки рӯзаи он анорфуруши ноинсофро қабул накунад, шунида, ба ҷои қор омадам ва ба ёдам гуфтугӯи ин ду савдогар расид. Шиштаму бо истифода аз манбаъҳои гуногун дурустии суханони онҳоро санҷидан хостам. Агар дар ин шабу рӯз ман деҳқони картошкарпарвар бошаму як гектар замин дошта бошам ва ҳукумат маро мисли солҳои



МИНБАӢД ТУХМИИ ЗАХИРАКАРДАРО БА МИҚДОРИ 2 ТОННАЮ 500 КИЛО БА САӢРО МЕБАРОРЕД, КИ НАРХИ ОН КАМАШ 2,5 СОМОНӢ АСТ. ЯӢНЕ 6250 СОМОНӢ ТУХМӢ САРФ МЕКУНЕД.

пеш ба коштани “нони дуҷум” ташвиқ кунад, натиҷааш чӣ гуна хоҳад буд?

Авал заминро бояд ҷуфт кард, ки барои он трактор лозим. Барои ҷуфти ин миқдор замин камаш 25 литр солярка, ки нархи ҳар литраш тақрибан 7 сомонӣ аст, зарур аст. Ин мешавад 175 сомонӣ. Ба болои ин, музди меҳнати тракторчӣ ва “амортизатсияи” тарктори ӯ 1300 сомонӣ мешавад. Заминро барои картошкакори дар шароити Тоҷикистон камаш ду маротиба ҷуфт кардан лозим. Яъне, дар маҷмӯъ 1500 сомонӣ танҳо барои омода намудани замин зарур аст. Минбаъд тухмии захиракардаро ба миқдори 2 тоннаю 500 кило ба саҳро мебароред, ки нархи он камаш 2,5 сомонӣ аст. Яъне 6250 сомонӣ тухмӣ сарф мекунад. Баъд аз он, ки картошка ба нашъунамо сар кард, ташвишҳои дигар оғоз мегарданд. Аввал онро мулоим мекунеду ҷӯя мегиред (агар ин корро худатон дастӣ иҷро намоед, пулашро ҳисоб накунем ҳам мешавад). Аввалин шуда, ба коштаи шумо ҷонваре бо ном “қунғузаки

колорадӣ” “ҷашм ало” мекунад, ки ба муқобили он барои як гектар замин (ду-се маротиба заҳр мепошед) тақрибан 300 сомонӣ сарф мекунеду зарараш камтар мешавад. Пас аз он, барои хуб нашъунамо кардан ва ба умеди ҳосили баланд, шумо ба ҳар сотихи ин замин камаш 5 кило селитра медиҳед, ки ин дар маҷмӯъ 5000 сомониро ташкил медиҳад. Барои бехтар шудани таркиби хок ва мулоим истодани замин, ба болои ин камаш 200 кило фосфор доданатон зарур мешавад, ки 4 халтаи 50-килоии онро шумо маҷбуред ба маблағи 1000 сомонӣ (ҳар халтааш 250 сомонӣ) харед. Ҳамаи ин корҳоро шумо ба иҷро расонидед ва гӯё картошкаатон омодаи бозор шуд. Вале онро шумо дар пуштатон намебаред ку! Барои он, ки шумо ҳосили баланд гирифтеду (тақрибан 15 тонна аз як гектар ва дар шароити Тоҷикистони мо аз ин баландашро умедвор шудан душвор аст) бояд ба ҳар килои он барои то Душанбе, Хучанд ва ё Бохтар (аз Чирғатолу Ғарм ва Мастҷоҳу Панҷакент) расонидани он

ба “Дулан” ё “Камаз” барои ҳар килояш 30 дирам диҳӣ, ки ин тақрибан 5000 сомонии дигар аст. Аммо бо ин кор тамомам намешавад. Аввал даратро андоз мегирад, ки дар ҳар минтақа гуногун буда, барои як га ба ҳисоби миёна 300 сомонӣ аст. Ана баъд, “себабро хӯрдӣ, ғозашро деҳ” гуфта, ҳисобчиҳои ӯ ҳозир мешавад, ки он ҳам тақрибан 300 сомониро ташкил медиҳад. Бо ибораи хабарҳои расмӣ “бояд зикр кунем”, ки меҳнати худату фарзандонат ва хароҷоти “пешбининашуда”-ро ҳисоб накардем ва натиҷаи “математикаи олиии мо” барои истехсоли картошка дар як гектар замин чунин шуд:

1. Шудғор 1500 сомонӣ.
 2. Тухмӣ 6250 сомонӣ.
 3. Заҳрхимикат 300 сомонӣ.
 4. Нурии минералӣ (селитра ва суперфосфат) 6000 сомонӣ.
 5. Мошинпулӣ 5000 сомонӣ.
 6. Истифодаи ӯб 300 сомонӣ.
 7. Намудҳои гуногуни андоз 300 сомонӣ.
- Ҷамъ: 19650 сомонӣ.**

Яъне, шумо бо сарфи ҳамин қадар маблағ маҳсулоти худро истехсол намуда, то бозор расонидед. Акнун бубинем, ки як кило картошкаатон ба чанд пул истехсол шуд. $19\ 650 : 15\ 000 = 1$ сомониву 31 дирам! Агар

деҳқон онро бо нархи имрӯза фурушад, аз ҳар килояш 69 дирам ғоида медидааст. Чун ҳосили картошкарро баъд аз шаш моҳ ҷамъоварӣ кунанд ҳам, аммо меҳнаташ давоми сол идома меёбад, бубинем, ки деҳқон дар ҳар моҳи меҳнати худ чанд пул маош гирифтааст. 69 дирам зарби 15000 кило = 10350 сомонӣ. Ин маблағро ба 12 моҳ тақсим кунем, мешавад 862 сомонӣ ва ин барои як нафар. Ҳол он ки, барои истехсоли миқдори дар боло овардаи картошка тамоми аъзои оила заҳмат мекашанд. Биёед, тақсимодро бас кунему ҳамин маблағи қамро дар кисаи деҳқон монем, вагарна ӯ ҳам ба Русия ва ё ягон кишвари дигар барои қор мераваду аз картошка ҳам мемонему аз дигараш ҳам.

Ҳайронам, ки ҳамин ҳисобу китобро дар Вазорати кишоварзӣ ҳам мекарда бошанд? Агар кунанд, чаро талош намеварзанд, ки ақаллан дар назди Ҳукумат маъсала гузошта, нархи нурии минералиро арзон кунанд ва ё ақаллан воридшавии онро аз андоз озод намоянд? Агар илоҷаш бошад, воридшавии маҳсулоти барои деҳқон заруриро бояд монополияи давлатӣ кард ва ё чанд заводи истехсоли нуриҳои минералии худиро сохт. Вагарна, аз чунин истехсолоти маҷбури на ба деҳқон ғоида асту на ба мардум, ки соли оянда лаззати арзонии имсолро хоҳем чашид...

... Қавл додам, ки агар ин дафъа ба “деҳқонбозор”-и бедеҳқон равам, агар барои картошка 2 сомонӣ талаб кунам, дуним сомонӣ меҳарам. Картошкаамон бепул будаасту худамон беҳабар...

А. АҲМАДЗОДА,
рӯзноманигор

(Муаллиф ба агрономи соҳибтаҷриба Маҳмадмурод Ҷаҳонгирӣ барои кутак дар омода намудани ин мавод арзи сипос менамояд)

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

БА ТАВАҚҶҲИ РАИСИ КУМИТАИ
САЁЁҲИ ТОҶИДДИН ҶҶҶҶҶҶ

РУСҶО БАРОИ САЁЁХАТ БА ТОҶИКИСТОН МЕОЯНД! Оё мо аз имтиҳон мегузарем?



Аз сабаби ҷанги Русия бо Украина кишварҳои Ғарб сарҳадҳояшонро барои шаҳрвандони Русия бастаанд. Бинобар ин, русҳо маҷбуранд, ки имсол ба кишварҳои узви ИДМ рафта, истироҳат кунанд. Дирӯз тариқи телевизиони Русия тамошо кардам, ки бештари русҳо нияти саёҳатро дар Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон доранд.

Дар моҳи май ба парвозҳо аз Маскав ба Ереван ва Истанбул ва Дубай бештар талабот доштаанд, вале ин барои сарват-

мандони Русия. Аҳолии миёнсоли ин кишвар бошанд, барои истироҳат Тошканд, Душанбеу Хучанд, Бишкек, Алмаато, Кишинёв, Минск, Тифлис, Самарқандро интиҳоб мекардаанд. Ман ин ҳарфҳоро аз пеши худам намегуям, балки аз телевизиони Русия тамошо кардам.

Имсол пойтахти Тоҷикистон аз ҷониби бошандагони Санкт-Петербург барои сафар ба як макони маъмул табдил мешавад.

Вале суоле сар мезанад, ки Тоҷикистон барои қабули сайёҳон омода аст ё не? Маконҳои тамошобоби сайёҳии кишвари мо, барои мисол “Искандаркӯл”, “Ҳафтакӯл”, “Сарез” ва ғайраҳо роҳдоранд, ки сайёҳон роҳат аз ин минтақаҳо дидан кунанд? Оё дар ин мавзёҳои бихиштосе меҳмонхона ҳаст?

Мо ҳамин сол шонс дорем, ки кишварамонро барои сайёҳӣ муаррифӣ кунем. Агар ҳамин сол натавонем, дер мешавад!

Абдурасул РАҲМОНОВ,
устоди донишгоҳ, нафақагир

МОҲИПАРВАРОН КУЧО ШУДАНД?


Бо вучуди он ки истеҳсоли моҳи солҳои охир дар кишвар зиёд шудааст, вале барои таъмини аҳолии кишвар ҳанӯз ҳам кифоя нест.

Миралӣ Наимов, сардори КВД “Моҳии Тоҷикистон” мегӯяд, ки ҳоло дар кишвар 372 хоҷагии хурду бузург ба парвариш ва истеҳсоли моҳи машғуланд. Ба гуфтаи вай, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ истеҳсоли моҳи аз 2749,7 тоннаи соли 2019, соли сипаришуда ба беш аз 4389 тонна расид.

“Дар се моҳи аввали соли равон қариб 600 тонна моҳи истеҳсол шуд. Ҳарчанд нишондиҳандаҳо дар қиёс ба солҳои қаблӣ бештар бошанд ҳам, вале барои таъмини аҳолии кишвар кифоя нестанд”,- мегӯяд Наимов.

Ҳамзамон, вай илова кард, ки албатта, барои татбиқи рушди бахши истеҳсоли моҳи дар ҷумҳурии қорҳои мушаххас ва назаррас анҷом ёфтаанд, вале инро наметавон сад дарсад қаноатбахш арзёбӣ кард.

“Муносибат ба рушди соҳа бояд аз назари таъмини аҳолии кишвар бо маҳсулоти баландсифати моҳи бошад ва ченаки ғаёлияти мутахассисони соҳа



низ ба талаботи рӯз мутобикат намоёнд. Яъне, мушоҳидаҳо бозгӯи онанд, ки ҳанӯз ҳам дар ин самт мушкилиҳо зиёд буда, ба татбиқи барнома ва рушди соҳа монеъ мегарданд”,- гуфт Миралӣ Наимов.

Вай гуфт, ки ҳар сол факултаи зооинженерӣ, ихтисоси моҳипарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистонро 15 - 25 донишҷӯ хатм кунанд ҳам, аз рӯи ихтисоси худ кор намекунанд.

“Дар 372 хоҷагии моҳипарварӣ ҳадди ақал 410 мутахассиси моҳишинос—ихтиолог намерасад”,- гуфт ӯ.

Каримова МЕҲРУБОН



РУСИЯ ДОДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ МУҲОҶИРОНРО СОДАТАР МЕКУНАД

Русия қоидаҳои гирифтани патенти меҳнатиро барои муҳоҷирон содатар мекунад.

- Вазорати қорҳои дохилӣ нисбат ба як соли пеш барои додани иҷозатнома камтар ҳуҷжат талаб мекунад,- хабар медиҳад “МК”.

Лоихаи фармоне, ки барои ин зарур аст, аллакай тайёр карда шудааст. Дар сурати ба имзо расидани санад, тамдиди патент барои қорғарони хориҷӣ хеле осонтар мешавад.

Дар назар аст, ки ду талабот аз рӯйхати ҳуҷжатҳои хатмӣ хориҷ карда шаванд. Яқум, аризаи қорфармо дар бораи тамдиди патент. Дуюм, шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқи шаҳрвандӣ.

Ҳамин тариқ, барои тамдиди патент ба муҳоҷир танҳо бояд ариза, шиноснома, суғуртаи тиббӣ ва шаҳодатномаҳои тиббӣ пешниҳод карда шаванд.

ДАР ХУЧАНД РОҶКИРО БОЛО РАФТ

Арзиши хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар маркази вилояти Суғд боз боло рафт. Масъулин мегӯянд, ки ин ҳолат дар пайи гаронии арзиши сӯзишворӣ сурат гирифт.

Шуруъ аз 10-уми май арзиши роҳкироӣ мусофиркашонӣ дар дохили шаҳри Хучанд 25 % баланд шуда, 2 сомонию 50 дирам муқаррар гардидааст.

Сокинони шаҳри Хучанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз содир шудани ин фармон норозигӣ баён карданд.



ТОҶИРИ РОҶСОЗ

Сарнавишти марде, ки 20 сол боз бо хоҷиши худ роҳҳоро таъмир мекунад

Марди миёнақадӣ газгӯшти тануманд аробаро аз роҳи кӯпруки сойи Ёхсу ба сӯи поён фурувард. Пас аз тай кардани 300 метр роҳ ба регзори мувофиқ расиду аробаро рост гузошта, аз дохили он қабелро ба даст гирифт.

Аз куму шағали ҷун тилло тозаӣ сой ба ароба бор карду онро талақунон ба роҳи пештарааш, ба болои кӯпрук баровард. Қабелро гирифта, сӯроҳио ҷуқуричаҳоро бо регу кум пур кардан гирифт. Пахноии дарозии ин кӯпрук аз 300 метри квадратӣ ҳам мегузарад. То фуру рафтани офтоб ҳама ҷоро тахту ҳамвор намуд. Акнун нав мондашавиро ҳис карда, дар лаби бетон, остонаи кӯпрук назди белу аробааш нишаста буд, ки наздаш як ҷипи си-

роияш кумак шавад. Ҷ гуфт, ки дар ин бора аллакай бо ӯ суҳбат кардем, вале розӣ нашуд. Ҳамчунин, ӯ қайд кард, ки пулҳои аз ронандагон гирифтаашро сарфи зиндагии ҳаррӯзааш намекунад. Балки онҳоро бурда ба нодору бечораҳо садақа мекунад ё ба хатиби масҷиди деҳа медиҳад.

Тавре раиси ҷамоати деҳоти Даҳана Фарҳод Зоғақов иброз намуд, Тоҳир Исоев зодаи деҳаи Тоқапа буда, падару модараш аз деҳқонони инҷоянд. Ҳоло худаш танҳо дар як хонаи ҳасӣ зиндагӣ мекунад.

Раиси кумитаи маҳал Давлат Бобоев бошад, зикр кард, ки Тоҳир сикату саломат буду ба қорҳои деҳқонӣ шӯғл дошт. Баробари оғози даргириҳои дохилӣ ӯ ба водии Вахш рафта, дар қисми қумандон Файзали Саидов бар зидди душманони миллат баҳри дифои Ҳукума-



ёҳи сиёҳшиша омада истод. Ронанда оинаро поён карда, садо намуд:

- Акай Тоҳир, инҷо биё!

Ҷ оромона аз ҷояш хеста, назди мошин рафт ва 100 сомони дарозкардаи ронандаро гирифта, ба пешкаси таги фуфайкааш андохт.

- Амакӣ, барои роҳхамворкунӣ раҳмат!,- гуфту роҳи Ховалингро пеш гирифт ронанда.

Ҳар рӯз аз ин роҳ садҳо ё шояд ҳазорҳо воситаҳои нақлиёти хурду бузург равуо доранд. 20 сол боз онҳоро Тоҳир, як марди хайрқору савобҷӯ қабулу ҳусел мекунад. Рӯзҳои боронгарӣ ва ё баъди сел ба Тоҳир лозим меояд, ки то 8-9 ароба шағал оварда резад, тахту ҳамвор намоёнд. Ҳама ӯро мешиносанд. Баъзеҳо гумон мебаранд, ки ӯ қорғари идораи роҳсозисту дар ин қитъа муваззаф аст. Вале ӯ узви ин идора ҳам нест.

Аз роҳбари идораи роҳсозии шаҳри Кӯлоб Парвиз Давлатов хоҳиш кардам, ки Тоҳир Исоевро ба қор бигиранд, то фардо ба нафақаба-

ти конститутионӣ муборизаи беамон бурд. Қассобию ваҳшониятҳои исломгароёни ифротии нахзатино бо ҷашми сар дида, ҳеҷ ақлаш намегирифт, ки одам зидди одам ҷунин амалҳои разилона, палидона, манхусона кунанд. Дар давоми ду сол Тоҳир гӯё аз худ бегона шуда буд. Дигар заминро осмонро фарқ намекард. Баъди табобати одамони хайрхоҳ ӯ ба зодгоҳаш омаду аз ҳама қанорагирӣ мекард ва оқибат таъмири роҳи кӯпрукро машғулияти асосӣ ҳисобида, ба ин амали хайру савоб даст зад. Агар Тоҳир дар ҳифзи яқпорчагии Тоҷикистон дар Фронти халқӣ ҷонбозиро карда бошад, ӯ имрӯз ба қавле бознишаста, ҳақиру муҳтоҷ шудааст. Оё намешавад, ки мақомоти дахлдори ҷумҳурий ба ин муборизи роҳи истиқлол имтиёзе, нафақае, ёрии амалие расонанд?

Дар минтақаи Кӯлоб соҳибқоре пайдо мешуда бошад, ки барои ин марди савобқор - Тоҳири роҳсоз хонае созад?

Нурулло ҲАСАНОВ,
рӯзноманигор

АЗ ДАРАИ МУХТОР ТО ЧИЛДУХТАРОН

**Агар тамошои Хатлонзамин кардию
Ховалингро надидӣ, дон, ки аз табиати
зебоманзари ин кишвар беҳабар мондӣ.**



Аз Мунк то Ховалинг

Ховалинг як гӯшаи нотақро-ри Тоҷикистони зебоманзар аст. Тамошои талу теппаҳои гулпӯшу кӯхҳои осмонбӯси он ба кас ҳа-ловат мебахшад. Ин диёр пири хирадмандеро мемонад, ки баъд аз истиқлолият чехраи ҷавонӣ ба худ гирифтааст. Роҳҳои кир-пӯш шуморо аз кабаи биноҳои тозабунёди муосири маъмурию фархангӣ, майдонҳои варзиш, мақотибӯи шифохонаҳои бо даст-гоҳҳои муосир мучҳаза ба роҳат ба мавзеҳои таърихӣ мебаранд.

Замоне ин гӯшаи диёри тоҷикон бо номи Мунк машҳур буд. Худи луғати Ховалингро низ забоншиносон гуногун шарҳ медиҳанд. Шакли ибтидоии ин калима мутааллиқ ба форсии қадим - “хваралунка” мебошад, ки маъноаш хвара-хур (рӯшноӣ, офтобӣ) ва лунка (теппа, замин) мебошад. Хваралунка сарзамини офтобӣ мебошад.

Асрори сангтӯдаи Ховалинг

Аввалин мавзеи таърихӣ, ки дар ин сарзамини офтобӣ ба назар мерасад, тӯдаи сангхост, ки дар мавзеи Лаби Чар, даромадгоҳи Ховалинг мушоҳида мешавад. Ин мавзеёро муъҷизаи кайҳонӣ медонанд. Таърихи он аз қадом аср оғоз мешавад, ҳанӯз сирри нокушода аст. Ривоятҳо гуногунанд. Аммо он ҳама аз бостонӣ будани ин ҳок ҳикоят мекунанд.

Кулдара, тибки тадкикоти бостоншиносон, ба давраи палеолити поён тааллуқ дорад. Ҳар санги ин диёр аз сарнавишти миллати куҳанбунёди тоҷик - хучуми Искандари макдунӣ, лашкари ҷаррори араб, сарбуриданҳои муғулҳо... ҳикоят мекунад. Ҳатто ривояти дигаре ҳаст, ки гуё тӯдаи сангҳо шумораи аскарони муғуланд, ки мاردуми далери Ховалинг онҳоро дар ҷангҳои шадид набуд сохтанд.

Наъраи Восеъи диловар

Роҳи қирғуш моро аз пахлуи
Чашмаи чинорон, ки дар наз-
ди он музейи шоири чавонмарг
Ҳабибулло Файзулло комат
рост кардааст, ҷониби Дараи
Мухтор мебарад. Дар ин дара
фарзанди фарзонаи ин диёр Во-
сеъ ба дунё омада ва дар роҳи
пайдории адолат ҷон додааст.

Мардуми ин диёр ривоят меку-
нанд, ки вақте Восеи ғазокар-
даро аскарони Амири Бухоро
дастгир мекунанд ва ба Бухоро
мебаранд, дар Шаҳри Сабз
таваккуф мекунанд. Он рӯз аз
тамоми музофоти Аморати Бу-
хоро пахлавонон чамъ омада
будаанд. Пахлавоне аз Шаҳри
Сабз ҳамаро мағлуб месозад ва
наъра мекашад, ки “ку чавон-
марде, ки бо ман гӯштин гирад”.
Восеъ бо дастони занчирбанд аз
ҷой нимҳез мешавад. Ин манзари
аз нигоҳи болонишинони он
мулк пинхон намондад. Онҳо
бо писханд меғоянд, ки “меҳохӣ
бо пахлавони ғолиб гӯштин
гирӣ?”. Восеъ бо ишораи тас-
дик сар мечунбонад. Занчирҳои
банди дасти ӯро боз мекунанд.
Қадбақад шудани Восеъ бо он
пахлавон зиёд тӯл намекашад.
Ӯ наъраи мункиёна мекашад ва
пахлавонро ба ҳаво бардошта,



Мо ба қулла мерасем. Тамад-
дун дар дили куҳ. Катҳои канда-
кории рӯйпӯш, бинои гунбаздо-
ри шишагии сақфаш бо усули
ниёгон кандакоришуда, курсию
софаҳои нарми интизори сай-
ёҳон. Ҳама дар сатҳи Аврупо ва
болотар аз он. Гулҳои рангоран-
ги аз насими куҳ ба ракс омада
пеши назар бозӣ мекунамд.
Афсонаи ҳазору як шаб. Вале
аҷибтару ҷолибтар аз ҳама қула-
ҳои гулобиранги чун арӯсони
ба ракс омада сақфашада...

Мо низ дар ҷоямон чун он чихил духтаре, ки ба санг табдил ёфта буданд, шах шудем. Қиссаи ба санг табдил ёфтани духтаронро бобои Раҳмонали аз бобояш, бобояш аз бобокалонаш... насл ба насл шундаанд ва ривояти он дар масири таърих суфта шуда, то имрӯз расидааст. Дар бисёр манотиқи Тоҷикистон Чилдухтарон ҳаст. Вале Чилдухтарони Муъминобод муъҷизааст ба ҳақиқат наздик.

...Чил духтар алайхи душманони ачнабӣ мечанганд. Чун дармеёбанд, ки душман кавист ва эхтимолӣ асир афтоданашон дар миён аст, ба Худо муноҷот мекунанд, то онҳоро аз гирифтӣ шудан ба банди душманон раҳонад. Оҳашон ба Ҳақдор мерасад ва онҳоро ба куллаҳои дастнорас табдил медиҳад. Душманон аз ин муъҷиза дар ҳайрат меафтанд ва роҳи фирор пеш мегиранд. Аз он замон то имрӯз асрҳо сипарӣ шудаанд ва мардуми зиёде ин Чилдустаронро ҳамчун рамзи шуҷоат ва покӣ зиёрат мекунанд.

Набудани роҳ, қорвонсарое
(меҳмонхона) боиси азоби зо-
ирон гашта буд. Ба шарофати
истиклолият як марди пурсаҳои
муъминободӣ меҳмонхонае бу-
нёд намуд, ки Аврупо дар дили
куҳ аст. Ҳамарӯза даҳҳо сайёҳон
аз Аврупою Осиё ба тамошои
Чилдухтарон меоянд ва аз таби-
ати зебои он ҳаловат мебаранд.

Мо низ ин муъҷизаи табиатро
дидем ва аз ҳавои тозааш нафас
кашидаву аз оби мусатфои он
нӯши чон кардем.

Хар кӣ аз Чилдухтарон дидан
кард, бахравар аз лаззати дунё
гашт, хар кӣ надид, хасратест,
ки бо худ мебарад.

ДАРАИ МУХТОР, КИ СОЛҲОИ ШҶРАВИ БА ГҶШАИ ФАРОМУШӢ АФТОДА
БУД, БА ШАРОФАТИ ФАРЗАНДИ ФАРЗОНАИ ИН ДИӢР ЧЕХРАИ ДИГАР
ГИРИФТ. МУЌАССАМАИ БУЗУРГИ ВОСЕЪ, МУЗЕЙИ Ӣ, МЕХМОНХО-
НАИ МУОСИР БАРОИ ҚАБУЛИ САӢӢХОН, РОҶИ ҚИРПӢШИ ВАСЕЪ...
БУНӢД ШУДААСТ.



ба замин мезанад. Ҳар ки баъдан сар боло мекунад, сарашро Восеъ ҳам месозад. Ҳолдонон меғуянд, ки ҳокими Шаҳри Сабз, ки дӯсти бо амири Бухоро дошт, ба Восеъ меғӯяд, ки “тавба кун, ман чони ту ро меҳарам”. Аммо Восеъ аз карда изхори пушаймонӣ намекунад. Дар Бухоро ўро сар ба дор мекашанд. Шохиди ин ҳодиса хоҳари Восеъ Ҷотима буд, ки аз Ховалинг то Бухоро ба ашқи резон аз паси бародараш медавид.

Эхѐи Дараи Мухтор

Дараи Мухтор, ки солҳои шӯравӣ ба гӯшаи фаромӯшӣ афтода буд, ба шарофати фарзанди фарзонаи дигари ин диёр чехраи дигар ба бар намуд. Мучассамаи бузурги Восеъ, музейи ӯ, ки асбобу олоти замони зиндагии Восеъро гирд овардааст, чувозхонаи таърихи он замон, меҳмонхонаи муосир барои кабули сайёҳон, роҳи қирпӯши васеъ дар арафаи 30-солагии Истиклолият дар ин дара ба вучуд омадаанд. Ҳоло сайёҳон на танҳо аз нақли раҳнамоён маълумот мегиранд,



балки таърихи ошӯби Восеъро
бо чашми худ мебинанд. Воке-
ан, ин дара ба як мавзее табдил
ёфтааст, ки ҳикоят аз дасто-
вардҳои замони истиқлолият
мекунад.

Асрори Чилдухтарон

Рох дар бозгашт моро чони-
би Чилдухтарон, сӯйи минтақае
мебарад, ки шоҳқории табиат
аст. Ҳамсафарони ман дар ҳа-
яҷонанд. Нигоҳ аз дарахтзори ду
тарафи роҳи қирпӯш, ки ҷангали
Мозандаронро ба хотир меова-
ранд, наметананд, вале хушу
ёдашон банди дидани воқеияти
ривояти Чилдухтарон аст. Да-
рахтони чормағз, pista, бодом,
санҷид ва даҳҳо, шояд садҳо да-
рахтони бемеваю мевадор пеши
назар чун арӯсон ҷилва доранд.
Мо ба бобои Раҳмоналӣ, ки дар
сари ҷанбар нишаста буд ва бо
вучуди солхӯрдагӣ чун ҷавони
сисола мошинро босуръат пеш
меронд, рӯй меорем. Ё бо та-
бассум рӯй ҷониби мо тофта,
меғъяд:

- Шунидан кай бувад монанди дидан! Хамин ки расидем, чӣ буданашро мефахмед.

ХАЗИНАИ ТИЛЛОИИ ТОҶИКОН

Китобе, ки Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад

Ба қарибӣ дар Токио, пойтахти давлати Ҷопон китоби дипломати шинохта, собиқ вазири қорҳои хориҷии Тоҷикистон Ҳамроҳхон Зарифӣ - “Ҳазинаи тиллоии тоҷикон” бо забони ҷопонӣ ба нашр расид. Ин 11-ум забоне аст, ки ин китоб ба таъд мерасад ва миллати тоҷикро дар олам муаррифӣ мекунад.

Бақои миллат

“Ҳазинаи тиллоии тоҷикон” қаблан бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, форсӣ, арабӣ, чинӣ, англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва туркӣ бо таъдоди аз 3000 то 5000 нусха дар нашриётҳои маъруфи дунё - The Ethnic Publishing House-и Хитой, Wostok Verlag-и Олмон, Big Media Group-и Белгия ва IMAK-и Туркия, Москва, Техрон ва ғайра нашр шудааст.

Китоб таърихи фарҳанги халқи тоҷикро дар дарозии 2,5 ҳазор сол дар бар мегирад. Дар китоб зиёда аз 500 нигораи нодир пешниҳод мешавад, ки бахше дар осорхонаҳои бостоншиносии Тоҷикистон, бахши дигар дар осорхонаҳои хориҷӣ ва қисме ҳам дар ихтиёри коллекционерҳои хусусӣ қарор доранд. Аз ҷумла 16 намунаи бостонӣ аз коллексияи ҳуди муаллиф аст. Ҳамроҳхон Зарифӣ меғӯяд, ки таълифи ин китобро 30 сол пеш оғоз кардааст.

Аз суҳбат бо

Ҳамроҳхон Зарифӣ:

Соли 1992. Кишвар дар алангаи ҷанги шаҳрвандӣ месӯхт. Хонаи ман дар маркази шаҳр, дар “Хонаи матбуот” буд. Як рӯзи боронӣ ба кӯча баромадам. Дар он солҳои вазнин, мардум ба ҷойи плаш ё чатр аз борон зерӣ селюфан панаҳ мебуданд. Дар анбуҳи селюфанпӯшҳо назарам ба мӯйсафеде афтод, ки чанд китобро дар замин паҳн карда, интизори харидор буд, вале қасе ҷонибаш намеомад. Ба ӯ наздик шуда, китобҳои ӯро аз назар гузаронидам. Як албом диққатамро ҷалб кард, ки намунаи ҳунари нигорандагии тоҷиконро аз давраҳои гуногун фаро мегирифт ва ҳеле назаррабо буд. Қимати китобро пурсидам. Пирамард гуфт: “Як чиз те баҷам, ақаллан хлеб харида тавонам...”. Китоб нодир буд. Бо пули ноҷиз онро харидам. Ҷанг буд, ба бақои давлат эътимод набуд. Ба худ андешидам: Агар фурсат даст меод, китобе бо нигораҳои матнҳо аз таърихи миллат омода мекардам. Агар давлат шикаст хӯрад ҳам, китоб ҳамчун ёдгоре аз таърихи миллат боқӣ мемонд. Шукр, ки ба оромӣ расидем ва ман ин китобро бо ҳисси иф-



тихор аз давлати соҳибистиклол ба анҷом расонидам.

Ҳазинаи тиллоии тоҷикон дар Конгресс

Китоби “Ҳазинаи тиллоии тоҷикон” аз бахшҳои муҳталиф иборат аст. Барои мисол, он ба “Ҳазинаи Ому”, “Роҳи бузургии абрешим”, нақшоӣ, миниятураҳо, заргарӣ, қандакорӣ, қулолӣ, ҳунари тарроҳиву тасвирӣ, меъморӣ, либосҳои миллий, гулдӯзӣ, соҳҳои мусиқии асрҳои гузашта ва дигар намунаҳои санъати амалӣ ва ороишии халқи тоҷик бахшида шудааст. Хар як нигораи китоб шарҳи илмӣ дорад.

Арзиши дигари ин китоб дар он аст, ки хар наشري он таърихи равоии Тоҷикистонро бо кишвари соҳибзабон дар бар мегирад. Барои мисол, дар сарсухани наشري арабӣ доир ба таърихи муносибати тоҷикон бо арабҳо, дар бахши туркӣ доир ба муносибати тоҷикон бо туркҳо ва ё дар бахши ҷопонӣ бошад, доир ба муносибати тоҷикон бо ҷопониҳо маълумоти арзишманду муҳими илмӣ оварда мешавад.

Ҳамроҳхон Зарифӣ, муаллифи “Ҳазинаи тиллоии тоҷикон” дар пешсухани китоби худ гуфтааст, ки ин асар нигоҳи аминтар ба фарҳангу тамаддуни тоҷикон ва нақши тоҷикон дар фарҳанги ҷаҳонӣ аст: “Ман сайъ кардам мардуми ҷаҳон аз тоҷикони бостонӣ ва тоҷикони имрӯзӣ шинохти бештар дошта бошанд ва пайвандҳои тамаддуни ҷаҳониро дар фарҳанги тоҷикон дарёфт кунанд”.

Аз суҳбат бо

Ҳамроҳхон Зарифӣ:

Аз соли 96-ум фаъолияти дипломатии банда оғоз шуд.



Ҷаҳонро Ҳамроҳхон Зарифӣ ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1971-1974 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1974-1977 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1977-1979 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1979-1981 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1981-1983 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1983-1985 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1985-1987 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1987-1989 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1989-1991 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1991-1993 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1993-1995 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1995-1997 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1997-1999 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 1999-2001 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2001-2003 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2003-2005 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2005-2007 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2007-2009 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2009-2011 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2011-2013 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2013-2015 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2015-2017 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2017-2019 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2019-2021 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст. 2021-2022 ӯ дар Тоҷикистон ба ҷаҳонӣ таъриф кардааст.

Mr. Hamrokhon Zarifi, PhD, was born in Tajikistan. A Tajik national, from 1971 to 1974 Mr. Zarifi worked as a lecturer at the Khatol State University and worked as a scientist for the Physical and Technical Scientific Research Institute in Dushanbe. From 1974 to 1993 he held various positions with the National Committee for State Security of the Republic of Tajikistan. In 1994 Hamrokhon Zarifi joined the Ministry of Foreign Affairs of Tajikistan as Deputy Head. From 1994 to 1996 he was appointed as the Deputy Minister of Foreign Affairs. From 1996 to 2003 Mr. Zarifi served as the Permanent Representative of the Republic of Tajikistan to the OSCE and other international organizations in Vienna. Head of Mission of the Republic of Tajikistan to the European Communities (1997-2002), Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Tajikistan to the Austrian Republic (1997-2002), Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Tajikistan to Switzerland (1998-2002) and Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Tajikistan to the Republic of Hungary (1999-2002), based in Vienna. From 2002 to 2006 he was Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Tajikistan to the United States of America. From 2006 to 2013 Hamrokhon Zarifi was the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan. From 2015 to 2018 he was the Ambassador of Tajikistan in Japan.

Mr. Zarifi is the author of a number of books on political science, diplomacy and Tajik art. Hamrokhon Zarifi is fluent in Persian, Russian and English. In 2013 he became a Doctor of Political Science.

In February 2013 Mr. Zarifi was awarded with one of UNESCO's most prestigious gold medals, the gold medal commemorating the world-renowned poet and philosopher Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi, for his contribution in promoting the rich cultural heritage of the Tajik people. In October 2013 for his contribution to promoting the rich cultural heritage of the Tajik people, the International Center for Islamic History, Art and Culture (IRICA) awarded Mr. Zarifi with an honorary diploma of scholarship for his contribution to acquainting people with each other by way of their culture and culture.

Mr. Zarifi has also received other official and honorary awards.

Нахуст дар САҲА қор кардам, баъдан дар Австрия, Швейтсария, Венгрия ва Амрико сафир будам. Дар хар қучое, ки будем, дар чорабиниҳо, нигораҳои он китобро ба намоиш мегузоштам ва аз таваҷҷуҳи хориҷиён ба фарҳангу ҳунари тоҷик дар хайрат мемондам. Бинобар ин, кофтуковамро бештар идома меодам.

Вакте дар ИМА сафир будам, ба китобхонаи Конгресс рафта, аз каталогҳои он дар бораи тоҷикон маълумот ҷустуҷӯ кардам, фақат ду китобча баромад, яке барои онҳое, ки забони англисӣ меомӯзанд, дигараш ҳам як роҳнамо.

Ҳазинаи Амударё чӣ тавр аз Тоҷикистон рафт ва чӣ сон ба ватан баргашт? Ҳамроҳхон Зарифӣ барои пайдо кардани мероси фарҳангии халқи тоҷик осорхонаҳои зиёди дохилои хориҷ ва кол-

лексияҳои муҳталифро гашт. Як ёдгорию аз Кӯлоб пайдо карду дигарро аз Хучанд, сеюмиро дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон ёфту ҷаҳонро дар Музеи Бритоний.

Як бахши муҳими ин китоб муаррифии “Ҳазинаи Амударё” аст, ки таҳқиқи он на танҳо муаллифро ба таърихи ин ганҷина ошно кард, балки онро ба Тоҷикистон низ овард.

Аз суҳбат бо

Ҳамроҳхон Зарифӣ:

Таълифи ин китоб маро ба Лондон, ба Музеи Британия овард. Ба суроғи “Ҳазинаи Амударё” рафта будам. Президенти музей экспонатҳоро ба ман нишон дод. Дар

понат бо роҳи Қочок то Пешовар бурда мешавад. Аз он ҷо як медресаи англис онҳоро ҳуҷат мекунад ва бо роҳи қонунӣ харида ба Англия мебарад. Яъне ин экспонатҳои қонунӣ дар Музеи Британия нигоҳ дошта мешаванд.

Наشري душвортарин

Ҳамроҳхон Зарифӣ меғӯяд, ки наشريҳои пешини китоб ба даводави камтарин ба нашр мерасиданд, вале ӯ дар наشري ҷопонӣ ҳеле азоб кашид. ӯ меғӯяд, ки раванди баррасӣ ва ҷопи китоб 5 сол идома кард.

Аз суҳбат бо

Ҳамроҳхон Зарифӣ:

Ватке ман китобро ба забони ҷопонӣ ҷоп қаранӣ шудам, ба археологҳои шинохта, мутахассиси Осиёи Марказӣ профессор Като Кюдзо муроҷиат кардам. Ин профессори 94-сола розӣ шуд, ки бо ман ҳамкорӣ кунам, вале нагоҳон дар Тирмизи Ўзбекистон даргузашт. Баъдан ин қор ба дӯши дигар олимони афтод ва мувоҳишаҳо 5 сол давом карданд. Онҳо меҳостанд мушаххас бикунанд, ки хар як нигораи китоб ба тоҷикон тааллуқ дорад ё не? Барои хар як қалима, барои хар як сурат бахш мекардем.

ИН КИТОБ 2 НУКТАИ ҶОЛИБ ДОРАД:

1. Кай тоҷикон ба Ҷопон рафтанд?

Соли 654 ду оилаи Тахористони минтақаи ҳудумон Чин мераванд. Баъд аз он ба Ҷопон, ба шаҳри Нара хичрат мекунад, то ба бутпарасии худ идома диҳанд. Ин факт дар китоби “Итто”-и ҷопонӣ дарҷ гардидааст. Ин қазия муносибати бисёрсолаи Ҷопонро бо Тоҷикистон нишон медиҳад.

2. Адрас чӣ гуна ба Ҷопон роҳ ёфт?

Адрас аз Суғд ба Ҷопон рафтааст. Дар деворанигораҳои ҷопонӣ либоси император то асри 7 ва баъди он мавҷуд аст. Баъди асри 7 дар киманои императори Ҷопон элементҳои адрас пайдо мешавад. Ман ин фактро аз яке аз деворанигораҳои шаҳри Нара пайдо кардам.

О.НОЗИР





Темурҷон НУЪМОНЗОДА,
раиси ноҳияи Спитамен

Рӯзҳои охир номи яке аз ноҳияҳои пешрафтаву машҳури кишвар - ноҳияи Спитамен дар доираҳои васеъ мутантан садо дод. Ин ноҳия аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳо аз ҷанҷи табиӣ-риёзӣ ва ҷамъиятӣ-гуманитарӣ ба даҳгонаи аввал ворид гардид.

Пешсаф дар олимпиада

Бино ба иттилои Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи натиҷаи ҷамъбасти шахру ноҳияҳои Сино, Шохмансур, Фирдавсӣ, Данғара, Исмоили Сомонӣ, Исфара, Ҳисор, Хучанд, Бобочон Ғафуров, Спитамен, Хоруғ дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳо ба даҳгонаи аввал дохил гардидаанд.

Шоистаи таъкид аст, ки хонандагони ноҳияи Спитамен дар ин олимпиада 13 мақоми ифтихориро соҳиб гардида, 3 нафари дигар бо Ифтихорнома сарфароз шудаанд. Аз ҷумла, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсейи ноҳия - Ҷӯрабоева Мадина, Худоёрова Сайёра, Холиқулова Райхон, Бозорова Шахзода, Солиев Азамат, Дониёров Шерали, Мирбаротова Рухсона, Бобоева Азиза, Назирбобоева Дилдора, Маликова Махина, Ҷӯрабоева Ирода, Бекназаров Сардор, Мирсаидов Манучехр 2 мақоми аввал, 3 мақоми дуюм ва 8 мақоми сеюмро ишғол намуда, шарафи ноҳияи Спитаменро дар миқёси ҷумҳурий баланд бардоштаанд. Ҷиҳати иштироки фаъолона ва соҳибшудан ба натиҷаҳои хуб се нафар хонандагон - Тюроева Нозанин, Орипов Сардор, Эркабоев Давлат бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз шудаанд.

Масъулин изҳори хушнудӣ мекунанд, ки шомил шудани ноҳияи Спитамен дар қатори даҳ шахру ноҳияи бехтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз рӯи дараҷаи дониши ишти-



рокчиёни олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои баланд нишон додаанд, барои ахли маориф, дар маҷмӯъ хурду бузурги ноҳияи Спитамен дастоварди наҷиб аст.

Бояд гуфт, ки дар ноҳияи Спитамен 33 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 литсей, 2 муассисаи таълимии ғайридавлатӣ барои хонандагони болаёқат, 10 муассисаи давлатии таҳсилоти томактабӣ, 1 муассисаи томактабии хусусӣ, 1 интернати назди муассисаи таълими, маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия, 1 Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо ва 1 Маркази таҳсилоти иловагӣ фаъолият мекунанд.

Теъдоди умумии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар соли таҳсили 2021-2022-юм 32 ҳазору 78 нафар, аз ҷумла 15 ҳазору 755 нафар духтаронро ташкил медиҳад.

Дар соли таҳсили 2021-2022 шумораи умумии омӯзгорон 1935 нафарро ташкил намуда, аз ин шумора 1608 нафар занон ба ҳисоб мераванд. Бо маълумоти оӣ 1794 нафар (92,7 фоиз), олии нопурра 80 нафар (4,1 фоиз) ва 61 нафар (3,1 фоиз)

миёнаи махсус мебошанд.

Дар ноҳия 1 мактаби варзишии бачагону наврасон аз рӯи 13 намуди варзиш - волейбол, баскетбол, футбол, тенниси рӯимизӣ, шашка, шохмот, футбол, бокс, каратэ-до, гӯштини дзюдо, гӯштини тарзи озод, гӯштини миллӣ, гӯштини камарбандӣ, чиу-читсу фаъолият мекунанд. Дар ноҳия 1 варзишгоҳ, 91 майдончаи варзишии оддӣ ва замонавӣ, 36 толори варзишӣ, 3 хавзи шиноварӣ ва 1 иншооти махсуси варзишӣ фаъолият мекунанд.

Рушди иқтисодиву иҷтимоӣ

Натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Спитамен ва дастоварҳо дар ин самт низ назаррас гуфта мешавад. Бино ба иттилои муовини якуми раиси ноҳия Мухаммадназар Ҷовид, дар семоҳаи якуми соли 2022 бучети ноҳия 101,5 фоиз иҷро гардидааст. Давоми семоҳаи якуми соли 2022 рушди соҳаи саноати ноҳия таъмин гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар маҷмӯъ мувофиқи ноҳия ба маблағи 143 миллиону 377,4 ҳазор сомонӣ баробар буда, нисбат ба ҳаҷми давраи соли гузашта ба маблағи 137,7 ҳазор сомонӣ зиёд, ё ин ки ба 100,1 % баробар гардидааст.

Дар гузориши муовини раиси ноҳия таъкид мешавад, ки кишоварзони ноҳия баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини амнияти озукаворӣ ва бо мақсади бехтар гардонидани таъминоти бозори дохилӣ ва берунӣ софдилона меҳнат намуда, дар семоҳаи якуми соли 2022 дар

ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ ба маблағи 52 миллиону 847,8 ҳазор сомонӣ, ё ин ки 108,2 % маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намудаанд, ки нисбат ба ҳаҷми давраи соли 2021 ба андозаи 4 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Ёдовар мешавем, ки соли 2020 дар ноҳия корхонаи хурди рағбанбарории ҚДММ "25-солагии Истиклолият", марҳилаи дуюми ҚСП "Норд Азия Металл", сеҳи коркарди мағзи зардолу ва банду басти он дар ҚДММ "Зухал КО" ва заводи хиштбарорӣ дар деҳаи Ҳавотаги ҷамоати деҳоти Куруш мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор дода шуда буданд.

Тандурустӣ дар мадди аввал

Дар ноҳияи Спитамен ба аҳолии ноҳия беморхонаи марказии ноҳия дорои 380 кат, беморхонаи минтақавии Куруш дорои 35 кат, беморхонаи минтақавии Хуррамзамин дорои 20 кат, Марказҳои саломатии №1 ва 2, ҳамчунин 9 марказҳои саломатии деҳот, 8 хонаҳои саломатӣ ва Маркази назорати давлатии санитарияу эпидемиологӣ хизмат мерасонанд. Дар ноҳия ду бригадаи ёрии таъҷилии тиббии шабонарӯзӣ фаъоланд.

Айни замон дар ноҳия Маркази пешгирии ва мубориза бо БПНМ-и ноҳияи Спитамен фаъолият дорад, ки дар Марказ 5 воҳиди қорӣ мавҷуд аст. Марказ пурра бо таҷхизот мӯҳаххаз гардонид шуда, тамоми шароитҳо мавҷуданд.

Нақшаи даъват иҷро шуд!



Масъулини ноҳияи Спитамен дар баробари рушд додани соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ба масъалаи дар руҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани ҷавонон аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Ҳамин аст, ки ноҳияи

Спитамен нақшаи даъват ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз ҳисоби ҷавонони ватандӯсту худшинос пурра иҷро намуд. Дар ноҳия ҷиҳати таъмини иҷрои нақша барои мавсими баҳории даъват силсилаи ташаббусҳои судманд ва қорҳои фаҳмондадихӣ ба роҳ монда шуда, дар ин самт иқдоми самарабахш, аз ҷумла тарғибу ташвиқи хизмат дар сафи Артиши миллӣ роҳандозӣ гардид. Натиҷаи ҳаҷми ибтикороти судманд буд, ки имрӯз ноҳия нақшаи даъватро иҷро кард.

Маврид ба зикр аст, ки миёни ҷамоатҳои деҳоти ноҳия фаъолнокиро ҷавонони ҷамоати деҳоти Куруш, Улҷабоев ва Сарбанд нишон дода, аввалин шуда миёни дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия нақшаро таъмин намуда ва ба сафи Қувваҳои мусаллаҳ пайвастанд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен пайваста талош мекунанд, ки ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба марз дар замири ҷавонони ноҳия таҳким ёфта, ҷавонон ҳамчун таъҷилои бозғамд дар таъмини сулҳу суботи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гузоранд. Ҳамакун, ҷавонони садоқатманди ноҳия беш аз пеш масъулияти худро дар назди Ватан ҳис намуда, ихтиёран худро номнавис мекунанд ва ба сафи Қувваҳои мусаллаҳ дохил мешаванд.

Раиси ноҳия Темурҷон Нӯзмонзода ҳар сари чанд вақт масъулинро вобаста ба бурду бохти соҳаҳо пурсиш намуда, ҷиҳати ислоҳи камбудҳои мавҷуда ва расидан ба дастовардҳои шоиста муваззаф ме-намояд. Ин имконият медиҳад, ки рушди соҳаҳо ва самаранокӣ самтҳои фаъолият таъминун назорат қарда шавад.

Бобочони НЕЪМАТУЛЛО

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

АДИБИ МИЛЛИОНЕР

чаро Латофат Кенчаева аз адабиёти имрӯзаи кӯдакон қонеъ нест?



Латофат Кенчаева. Ин ном ба кулли мардуми тоҷик ошност. Шоир, рӯзноманигор ва нависандаи тоҷик, муаллифи даҳҳо китобҳои хуби хонданӣ барои наврасон ва калонсолон. Ин ҳафта бо дархости зиёди хонандагони “Тоҷикистон” ба аёдати Латофат Кенчаева рафтем.

Қудрати як фелетон

Латофат Кенчаеваро ғарқи дунёи андеша дар миёни анбуҳи китобҳо дар утоқи кориаш пайдо кардем. Сухбати мо нахуст аз қадамҳои нахустини муаллима ба дунёи эҷод буд.

Эшон ёди айёми наврасӣ карданд: “Вақте дар синфи 5 таҳсил мекардам, аллакай аввалин навиштаҳои ман дар рӯзномаи он замони машҳури “Пионери Тоҷикистон” ва маҷаллаи “Машғал” чоп мешуданд. Баъдан, вақти дар синфи 6-ум таҳсил карданам бояд дар озмуни шеърҳои иштирок мекардем. Барои ба озмун омода шудан мо ҳар рӯз ба Хонаи маданияти ноҳия мерафтем. Сардори Хонаи маданият бо мо муносибати баддошту дуруштиву дағалӣ мекард. Ман ҳамаи ин муносибати ўро бо кӯдакон мушоҳида карда, дар рӯзномаи ноҳиявии “Байраки Октябр” як фелетон навиштам дар бораи он зан. Баъди чопи ин мақола маро ба Кумитаи партиявӣ даъват карданд. Онҳо масъулин аз ман суол мекарданд, ки оё навиштаам дуруст аст. Ман ки ба ҳудум бовар доштам ҳамаи факту рақамҳои онро дуруст буд, ба навиштаи ҳудум бовар доштам. Баъди чопи он фелетон директори Хонаи маданиятро аз кор гирифтанд».

Миллионер

Хамин тавр, меҳри шеърӣ адаб дар қалби Латофат Кенчаева ошён гузошт ва ӯ баъди хатми мактаб ҳуҷҷатхояшоро ба факултаи филологияи Университети давлатии Тоҷикистон, ба бахши наватъисии рӯзноманигорӣ супорид. Баъди хатми до-

нишгоҳ ҳаёти ҳудро ба маҷаллаи “Машғал” ва ба ин васила ба адабиёти кӯдак бахшид. 45 сол сармуҳаррири ин маҷалла буд. Дар замони соҳибитиклолӣ номи “Машғал” “Истикбол” шуд.

Латофат Кенчаева дар баробари адаби маъруфи бачаҳо будан, ношири шинохта низ ҳаст ва аз оғози соҳибитиклолӣ бо таъсиси ТҶБ “Истикбол” ба нашр ва паҳн кардани осори адибон машғул мебошад. Ҳеҷтар барои кӯдакону наврасон китобҳои рангину мучалло чоп мекунад. Теъдоди асарҳои нашркардаи муаллима наздик ба 1,5 миллион аст. Бинобар ин, ҳамкасбон ўро бо шӯҳӣ “Адиби миллионер” мегӯянд.

Бо китобҳои ТҶБ “Истикбол”, ки Латофат Кенчаева нашр кардааст, чанд насли кӯдакону наврасон ба воя расидаанд.

Ворисон

Аз муаллима пурсидам, ки оё ягон нафар аз фарзандон пайраҳаи модарро интихоб кардаанд?

Латофат Кенчаева чунин посух дод:

– Манижа, духтари калониам рассом аст. Чандин китобхоро наққошӣ кардааст, хеле расмҳои зебо мекашад. Писарам Комрон тарроҳ мебошад. Ороиш ва саҳифабандии қариб 500 китобе, ки “Истикбол” чоп кардааст, маҳсули кори ӯст. Ду духтари дигарам омӯзишгоҳи мусикиро хатм кардаанд, яъне аҳли фарҳангу ҳунаранд, гарчанде имрӯз дар соҳаҳои дигар кор мекунанд. Аз наздиконам пайраҳаи маро набераам Дурдонаи Зафар интихоб кардааст, ки аллакай се китобаш чоп шудааст. Дурдона имрӯз дар Олмон зиндагӣ мекунад...

Мактаби Латофат

Касе Латофат Кенчаеваро мешиносад, медонад, ки ӯ зани меҳрубон аст ва дараш ҳамеша ба рӯи эҷодкорони ҷавон кушода. Дахҳо адиби соҳибқалам имрӯз ҳудро шогирди ӯ медонанд. Дар бораи шогирдонашон

низ аз муаллима пурсидам.

– Аз замони сардабир шуданам шогирдонро тарбия кардам. То ба имрӯз тарбияи эҷодкорони ҷавонро идома медихам. Барои ман муҳим нест, ки қаламкаши ҷавон аз кучост, муҳим он ки, истеъдод дошта бошад. Шогирдони охиринам, яке Бузургмеҳри Баходур аст, ки аллакай чун шоири қамолёфта шинохта шудааст ва дигаре Сайидо Шарафӣ мебошад, ки барои кӯдакон ҳикояҳои марғуб менависад. Ду китобаш чоп шуд. Аз ӯ умеди зиёд дорам, – мегӯяд ӯ.

Қаноатманд нестам

Дар охири суҳбат аз Латофат Кенчаева дар бораи вазъи адабиёти кӯдакона пурсон шудам. Дар посух гуфт:

– Давраи устодон Мирсаид Миршакар, Гулҷеҳра Сулаймонӣ, Убайд Рачаб, Абдумалик Баҳорӣ марҳилаи пурбаракат ва пурфайзи адабиёти кӯдак буд. Баъдан, Юсуфҷон Аҳмадзода, Ҷура Ҳошимӣ ва банди, даврасе, ки адабиёти кӯдак нав шуд, кӯдакон аз эҷод чизе гирифта тавонистанд. Имрӯз, мутаассифона, истеъдодҳо зухур накардаанд, ки бори адабиёти кӯдакро кашанд. Аз ҷавононе, ки имрӯз тарбия кардем, умед дорем. Дар Иттифоқи нависандагон танҳо Азизи Азиз ба адабиёти кӯдакон тавваҷҷуҳ дорад. Бояд андешид, ки фардо бори адабиёти кӯдакро кӣ мекашад. Имрӯз ҳама аз паси муқофоту ҷоизаҳо ҳастанд, касе парвои ояндаро надорад... Ман аз вазъи имрӯзаи адабиёти кӯдакона он қадар қаноатманд нестам.

Ҳамеша дар фикри кӯдакон

Латофат Кенчаева мегӯяд, ки як лаҳза ҳам фориг аз фикри кӯдакон нест. Пайваста эҷод мекунад, ҳоло ба фолклори кӯдакон машғул аст. Дар хошияи сурудоҳо ва бозигҳои халқӣ як силсила шеърҳои навишта, онро ба чоп омода кардааст. Китоб бо номи “Бозигҳои Акбарҷон” омода аст.

– Достоне навиштам бо номи “Ҷуйҷаи хушхӯл”, ки проблемаи тозагӣ ва муҳити зистро дар бар мегирад. Ҳоло рассом дар болои ин китоб кор карда истодааст, ки рӯзҳои наздик ба дасти хонанда мерасад. Китобҳои адибони дигарро ҳам омодаи нашр кардаем, ки бо пайдо шудани имконияти молӣ ба дасти хонанда мерасонем, – мегӯяд муаллима.

Уғулой
КУТБИДДИНЗОДА,
u.kutbiddinzoda@pressa.tj



НАҶВОИ МУҲАББАТ

Ёде аз
Муфаззали
Аҷамрод

10-уми май шоири шодравон Муфаззали Аҷамрод мавлуд дошт. Марҳум агар зинда мебуд, 69-сола мешуд.

Номбурда 10-уми майи соли 1953 дар деҳаи Некоти Панҷакент таваллуд шудааст. Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, шӯбаи забонҳои Шарқи донишгоҳи мазкурро хатм намуда, дар сохторҳои маданияву сиёсӣ қору фаъолият намудааст. Узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. Мутаассифона, қалби шоир моҳи августи соли 2020 аз тапидан бозмонд.

Ашъори ӯ дар китобҳои «Мусаллои Хушеш» (2008), «Чилваи роз» (2010) «Меҳроби таманно» (2012) ва «Наҷвои муҳаббат» дастраси хонанда шуда, ҷаводори зиёде пайдо кардаанд.

Ёди шоир ба хайр!

ЁДГОРИ ТУ

Ёде аз шоири фақид Муфаззали Аҷамрод

Омад ҳазон ба гулшану боғи баҳори ту,
Ёде биёрам аз туву аз рӯзгори ту.
Гӯри ту пур зи лолаву ҳар лола доғдор,
Дил пора-пора мекунад санги мазори ту.
Ҳар як китоби ту бувад ганҷинае бузург,
Мондаст дар қанори мо чун ёдгори ту.
Аз «Чилваҳои роз»-и ту ояд садои ишқ,
Рафтию ҳаст дар назар авҷу барори ту.
Хушнаҳаҷат аст боғи «Мусалло...»-т дар димоғ,
Мирёти розхост дили чун обшоири ту.
Оростӣ ҷаҳони худ бо «Парниёни сабз»,
Ин аст дар сарочаи дил эътибори ту.
Дар «Орази ҳаёл»-и ту сад ганҷи ҳикмат аст,
«Меҳроби...» ошқон бувад ганҷи виқори ту.
Аз ҳар сурудаат расад бӯи вафои меҳр,
Шеъри вафост доимо дар ихтиёри ту.
«Наҷво...»-и ту зи партави Хушеш пурзиёст,
Рӯшан бувад зи партави меҳрат диёри ту.
Гардидааст синаҳо бе ту пур аз ғубор,
Ҳайфо, кучост он нафаси бегубори ту?
Эй он ки хоб кардаӣ дар синаи замин,
Бошад дили ҳазини мо дар интизори ту.

АФСОНАИ ИШҚ

Мухаммас бар ғазали Муфаззали Аҷамрод

Бори ғам аз дилу аз шонаи ман мегузарад,
З-ин ҷаман навули якдонаи ман мегузарад,
Роҳ меоям фарзонаи ман мегузарад,
«Навбаҳор аз бари қошонаи ман мегузарад,
Ваҳ, хушо, дилбари фаттонаи ман мегузарад!»

Дард мебахшадаму ноз кучоям бахшад,
Рӯзи ман тор шуд, оғоз кучоям бахшад,
Пари парвози ҳавас боз кучоям бахшад,
«Он қадар сӯз диҳад, соз кучоям бахшад,
Сад ситам аз дили девонаи ман мегузарад!»

Бе ҳузураш ба ҷаҳон ҳеҷ нағирам соғар,
Сабт ҳаргиз накунам номи касе дар дафтар,
Будам уммед, ки як рӯз дарояд аз дар,
«Ин аҷаб, бин, ки маро ҳеҷ наояд бовар,
Сеҳри ҷоду зада, ҷононаи ман мегузарад!»

Гуфт: Бо ту набувад ҳеҷ маро пайвандӣ,
Беҳабар ҳастию бар риши худат механдӣ,
Лоф аз ишқ занӣ, ҷаври маро напсандӣ,
«Кош, ду дидаи раҳпояи маро баркандӣ,
Менадидам, ки чу бегонаи ман мегузарад!»

Ҳок созад ҳаваси ӯ тани савдозадаро,
Об резад ба ҷафо гулхани савдозадаро,
Ба ҳазон мекашад ин гулшани савдозадаро,
«Мекушад теғи нигоҳаш мани савдозадаро,
Мотам аз кишвари вайронаи ман мегузарад!»

Нарасад бар сари кӯи ҳавасаш идрокам,
Нангарад он маҳи дилбурда даме бар хокам,
Намаки суда бирезад ба дили садҷокам,
«Мебарад ҳамраҳаш овозаи ишқи покам,
Пас ба олам ҳама афсонаи ман мегузарад!»

Исмоил ЗАРИФӢ

ИДЕАЛИ ФАРЗАНДОНИ МО КИСТ?

Ё вақте волидайн нисбати сарнавишти фарзандашон бетарафанд

Солҳои охир, мутассифона, ҳам ахлоқи насли наврас - фарзандони мо коста асту ҳам сатҳи донишу ҷаҳонбинии онҳо. Сабаб дар чист? Оё дар ояндаи наздик сарнавишти ҷомеаи моро насли камсаводу камҳавсала ба даст мегирад?

Авваллин мураббӣ...

Тарбияи кӯдак ва ба дараҷаи шахси баркамолу босавод расонидани ӯ аз оила сарчашма мегирад. Чунки мураббии аввалини бача волидайн, ҳоса модари ӯст. Баъд аз гузоштани хишти аввалини ташаккули шахсият, бача ба муассисаҳои таълимӣ, аз қабилӣ боғчаи мактаб меафтад. Дар деҳот кӯдакон то ҳафтсолагии дар оила тарбия мегиранд.

Хишти аввал чун ниҳод

меъмори қач,

То Сураӣ мееравд

девори қач.

Ман дар хайрат меафтам, вақте волидайн дар бадахлоқӣ ва бесаводии фарзандашон танҳо муаллимиро гунаҳгор мекунад. Дар бадахлоқу бесавод тарбия ёфтани як инсон ҳаргиз муаллим гунаҳгор буда наметавонад, зеро ӯ танҳо чор панҷ-соат дар мактаб асту ҳалос, бокии умри фарзанд дар қучо мегузарад, бояд волидайн боҳабар бошанд. Қонуни «Масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд» низ ҳаминаро тақозо мекунад.

Аксарият бар он ақидаанд, ки вазъи вазнини иҷтимоии оилаи тоҷик сабабгори аз таълими фарзандон беҳабар мондани волидайн аст. Аммо мо мислоҳои зиёде оварда метавонем, ки ин танҳо як баҳонаест барои сафед кардани худ. Оё ҳар рӯз ду ё ақаллан як соат бо фарзанди худ будану вазъи дафтари рӯзномаи ӯро аз назар гузаронидан, сабаби паст будани кӯшишу ғайраташро фаҳмидан кори душвор аст? Мо дар даврони зиндагӣ мекунем, ки онро инқилоби технологияи навин меноманд. Оё дар ҳамина айём ба роҳбари синфи фарзанд занг задану аз ӯ пурсидани вазъи ахлоқу дониши фарзанд, ба қавли маъмул, ду қарат ду нест?!

Пеш аз навиштани ин мавод ба омӯзгорони зиёде занг зада, андешаҳои онро фаҳмидан хостам. Аксарияти онҳо дар бораи набудани робитаи хуби волидайн бо мактаб изҳори нигаронӣ карда, мегӯянд, ки фисади хеле ками волидон барои фаҳмидани вазъи рафтору



хониши фарзандашон бо хоҳиши худ ба мактаб меоянд. Падару модарон танҳо вақти ягон рафтори ношоистаи фарзанд, ҳатто вақте ки қирдори ҷиноятӣ содир мекунад, базӯр ба мактаб меоянд. Бадии қор дар он аст, ки волидайн мактабу муаллимиро гунаҳгор карда, ҳадашонро мусичаи бегуноҳ меҳисобанд.

“Бовар кунед, пинаки баъзе падару модарро ба тасвиб расидани Қонуни «Масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд» низ вайрон намекунад”, - гуфт ҳангоми суҳбат як омӯзгори таҷрибаи зиёде қорӣ дошта.

Наҷот аз нодонӣ

Роҳи наҷот аз нодонӣ мактаб аст, вале барои ҷӣ бачаҳои мо новобаста аз таҳсил дар мактабҳои бархавоӣ дорои шароити олии таҳсил хондан наметавонанд?! Ман дар ҷойи аввал камҳавсалагии волидайн ва дуюм ғум шудани сиёсати муаллимиро мебаронам. Волидайн дар дили фарзандони худ меҳри мактабро ҷой карда наметавонанд, адабҷӯии муаллимиро бошад, аз дасташ гирифтаанд. Ман ҳаргиз тарафдори мушт-зӯрии муаллим набудам ва нестам, аммо ба омӯзгорони имрӯз сиёсат намерасад. Шаҳсан ман ёд надорам, ки солҳои шӯравӣ муаллимиро барои ҷазо додани шогирдаш ба маҳкама кашида бошанд. Имрӯзҳо ба хоҳири овозашро баланд наметавонанд муаллимиро ба додгоҳ мекашанд. Чун солҳои хонданӣ мактаб буданамро ёд меорам, ягон манзараи ба сари ҳамсифонам даст бардоштани муаллимон дар навори хотирам сабт нест... Аммо ҷиддият, ҷеҳраҳои босалобату нурони устодонам

дар қатори симоҳои азизи падару бобоям тағоҳоям дар хотирам нақш бастаанд.

Ҳавасмандӣ ва ҷазо

Як омили дигари ба дониш майл кардани бача ҳавасмандкунӣ барои қори хуб ва ҷазо барои қори бад мебошад. Ба хоҳири ин ҳам муаллим бояд кӯшиш намояду ҳам волидайн. Ба хоҳири ҷоракеро бо баҳои хубу аъло ҷамъбаст кардан ба бача харидани тӯхфаи дилхоҳаш як тақонест барои пешрасти ӯ. Роҳбари синф аз тарафи худ метавонад ба шогирдони беҳтаринаш таърифнома, китоб ё ашёҳои хониш тӯхфа кунанд. Бовар кунед, устодони азиз, ин ҳарчи кам хизмати бузургест назди миллату меҳан. Ин тарафи мусбати тарбия буд...

Фарзандони мо бояд аз хурдӣ дарк кунанд, ки барои қори нохуб онҳоро ҷазо интизор аст. Ҷазо набояд характери зӯроварию хушунат дошта бошад. Хушбахтона, банди борҳо бо фарзандони фарзонаи миллат ҳамсуҳбат шудаам. Дар як суҳбати матбуотӣ Нависандаи халқии Тоҷикистон устод Абдулҳамид Самад гуфта буданд: “Агар рӯзе ба мактаб намерафтам ё аз дарс мегурехтам, модарам хичаеро гирифта дар банди пойҳоям мезад...”. Ана самараи ҳамина тарбияи модар буд, ки фарзанди бузургаш имрӯз маҳбуби дили мардум гаштааст.

Дар нимаҳои дуоми асри бист дар деҳаи қуҳистоне модар барои ба мактаб меҳр наметавониди ҷиғарбандаш ташвиш мекашиду имрӯз дар пойтахти кишвар, дар хонаҳои бархавоӣ замонавӣ модар барои ба таълиму тарбия ҷалб наметавонид

фарзандаш қоре накарда, тарбияи фарзандашро қори ҷонии омӯзгор медонад.

Адабиёт ва одамият

Имрӯз аксарияти волидайн, ки меҳонад фарзандонашон ба ҷое расанд, рӯ ба забонҳои русию англисӣ, ҷинӣ ва илмҳои дақиқ оварда истодаанд. Ин хеле хуб аст, вале бояд аз хотир набарорем, ки аввал забони тоҷикиро бо тамоми нозукиҳои аз бар намудан лозим. Агар забони миллати худро наметавонӣ, ту ба ин миллат дахл надорӣ, зеро шаҳодати мансуб ба миллате будан аввалу охир забон аст. Боиси нигаронии мардуми оғох аз хотирҳо фаромӯш шудани адабиёти бадеӣ аст, ки он меҳвари одамият аст. Адабиёти бадеӣ инсон месозад. Оё ба мо робате лозим аст барои ҳалли масоили ғарбӣ дақиқ, забондон ё инсонии бо ҳиссу идрок, ки рисолаташ дар рӯи дунё созандагист?! Пас бояд дар баробари ҳама улуми дунёи адабиётро дар рафтаи аввал ғузурем. Волидайн моро лозим аст, ки дар қатори нутуқ ё телефони ғарбӣ ба фарзанди худ китоби бадеӣ низ тӯхфа кунанд. Зеро агар русиро медонӣ Толстой, Ҷеҳов ё Достоевскийро нахондаӣ, агар англисидонӣ хабаре аз Чек Лондону Хемингуэй, Даниэл Дефо надорӣ, хитиро аъло медонӣ Лу Синро наметавонӣ, вай бар ту...

Сарчашмаи ҳамаи ин забондонӣ аз бузург доштани забони миллати худ манша мегирад.



ОМӢЗГОРИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МУҲОҶИРАТ ҶОН ДОД

Шаби 9-10-уми май дар шаҳри Маскав омӯзгори ҷавони забони англисӣ Соимҷон Сафаров ҳангоми қор дар яке аз соҳтмонҳои ин шаҳр ҷароҳат бардошта, аз олам даргузашт.

Соимҷон Сафаров 27 сол дошт ва то муҳожират дар мактаби №13-и ноҳияи Тоҷикобод муаллим буд. Аз Соимҷон ду фарзанд - як духтар ва як писар, ки ҳанӯз мактабхон нестанд, ба ёдгор монд. Дар муҳожират ҷон додани Соимҷон Сафаров дар ҳоласт, ки дар мактабҳои кишвар муаллими забони англисӣ намерасад. Аммо бо сабаби кам будани маош ва надохтани имтиёз муаллимон тарқи пеша карда, рӯ ба муҳожират меоранд.

ИД БОЛОИ ИД. ДУ ҶАШНИ НАВ ДАР ТОҶИКИСТОН

Парлумони кишвар дар қонуни Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид иловаҳо ворид намуд, ки дар натиҷа, дар Тоҷикистон боз ду ид зиёд шуд: 15 март - Рӯзи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолгарон ва 1 июн - Рӯзи қормандони мақомоти давлатӣ оид ба назорати маводи нашъовар.

Иловаҳо ба қонун дар бораи рӯзҳои ид имрӯз, 11 май аз ҷониби вакилони палатаи поёнии парламент ҳамоҳангӣ кард.

Таҷлили боз ду иди нав дар Тоҷикистон дар ҳоласт, ки моҳи деқабри соли гузашта, парламент Тоҷикистон таҷлили ду иди дигарро таъдиқ намуда буд: ҳамамола 20 апрел Рӯзи қормандони мақомоти адлия ва 26 июл Рӯзи қормандони мақомоти иҷроӣ ҷазоӣ ҷиноятӣ ҷашн гирифта мешавад.

Лолаи САИДАҚБАР



Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

ФУРЎШИ БЎСТОНСАРО

► **Таъҷили!** Бўстонсарои дорои **дарахтони** мевадиҳанда. Суроға: шаҳри Вахдат, шоҳроҳи Ромит, уч. Тангаи. Тел: 904-510-370.

МЕХАРЕМ

► **Яҳдонҳо**, кондитсионерҳо, телевизорҳо, қолінҳо ва мебел. Тел: 987-83-83-25, 905-10-27-31.

ИҶОРА МЕДИҲАМ

► **3-хуҷрагӣ**, табдилдодашуда ба 4-хуҷрагӣ, қабати 3, обу барқ доимӣ, таъмири аврупой бо ҳамаи шароитҳояш. Суроға: Шаҳраки ҳарбӣ (Военный городок). Тел: 931-46-02-07.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

► Бинобар иваз кардани ному насаб дипломи ДТК №0059510, рақами қайди №3991 аз соли 2012, ки онро Коллеҷи рассомии ба номи М. Олимов ба Сабринаи Хушназар додааст, беътибор доништа шавад.

► Билети донишҷӯии гумшуда, ки онро Коллеҷи куҳии ба номи С. Юсупова соли 2020 ба Исупов Сино Саидшоевич додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестат хатми синфи ёздаҳуми А№155043-и гумшуда, ки онро 19-уми июни соли 1991 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №82-и ноҳияи Сино ба Зиёева Зевардҷон Таваровна додааст, беътибор доништа шавад.

► Дипломи ТСИ №002485 бо рақами қайди №5336-и гумшуда, ки онро Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи Қ. Чураев 11-уми июли соли 1996 ба Зиёева Зевардҷон Таваровна додааст, беътибор доништа шавад.

► **Шиносномаи** шаҳрвандӣ, ки моҳи октябри соли 2021 гум

шудааст, аз тарафи ШВҚД-и ноҳияи И. Сомонӣ соли 2002 ба Нозимов Рустам Нусратович дода шудааст, беътибор доништа шавад.

► **Шаҳодатномаи** №47-и гумшуда, ки онро Дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ ҶСК "ПИЛҶ САНИИОСП" соли 2018 ба Сайдиев Хисрав Саидбердиевич додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №55-и ноҳияи Шоҳмансур соли 2004 ба Ёралиева Фарзона Имоналиевна додааст, беътибор доништа шавад.

► Билети донишҷӯии гумшуда, ки онро **Донишгоҳи** байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон соли 2019 ба Аюбов Мансурҷон Каримҷонович додааст, беътибор доништа шавад.

► **Шиносномаи** техникӣ бо суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Чимтеппа ба номи Заирова Махфират Раҷабовна, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► **Дипломи** ДМБ0125044-и гумшуда, ки онро Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода 29-уми июни соли 2019 ба Холмирзоева Фарахбону Холмирзоевна додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-АТУ №0526207-и гумшуда, ки онро Гимназияи №2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе 30.06 соли 2018 ба Бобомуродов Бехруз Раҳимович додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-ШТУ №0034776-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи

умумии №88-и ноҳияи Сино соли 2004-2005 ба Садырдинова Наргис Музафаровна додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми №221688-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Сино ба Ҳайдарова Муфазал додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми №043598-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Сино ба Ҳайдарова Хосият додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми №0006152-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №43-и ноҳияи Сино соли 2001 ба Бойматова Дилбар Камолиддиновна додааст, беътибор доништа шавад.

► **Шиносномаи** шаҳрвандӣ бо силсилаи А2123614-и гумшуда, ки онро ШВҚД-и ноҳияи Фирдавсӣ-1 соли 2002 ба Мирзобаева Уғулой Номоновна додааст, беътибор доништа шавад.

► **Шиносномаи** шаҳрвандӣ бо силсилаи А01257856-и гумшуда, ки онро ШВҚД-2 дар ноҳияи Фирдавсӣ 08.02 соли 2018 ба Ҳусейнзода Азиза Ҳақимбек додааст, беътибор доништа шавад.

► **Шартномаи** ҳадяи квартира таҳти феҳрести 8 Ш-2031 аз 21.06.2018, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо суроғаи кўчаи Маяковский, хонаи 28, хуҷраи 54 ба Икрамова Лола Абдусаломовна дода шудааст, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► **Шаҳодатномаҳои** ҳуқуқ ба моликият таҳти феҳрести 5ШМ-23 ва 5ШМ-24 аз 08.05.2008 ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии

ноҳияи И. Сомонии шаҳри Душанбе бо суроғаи хонаи истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, гузаргоҳи дуҷоми кўчаи К. Раҳимов (собиқ Телман), хонаи рақами 2 ва гузаргоҳи сеҷоми кўчаи К. Раҳимов, бинобар гумшудан, беътибор доништа шаванд.

► Сертификати ҳуқуқи истифодаи замин дараҷаи А №0103559, рақами қайди №6010/17 бо суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чимтеппа ба номи Ҳалимов Бехруз Абдулоевич, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► **Шартномаи** хариду фурӯши таҳти феҳрести №1Ш-695 бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кўчаи М. Назаршоев, хонаи 49, хуҷраи 16, ки 29.05 соли 2012 ба номи Валиев Алимаҳмад дода шудааст, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► **Шиносномаи** техникӣ, дафтари ҳавлӣ ва шартномаи хариду фурӯши квартира, ки дар Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз 23-юми октябри соли 2019, таҳти феҳрасти №1Ш-2321 байни Дустова Манзурам Саймаҳмудовна ва Ҷобиров Бахтовар Абдурахмонович нисбат ба манзили истиқоматӣ, воқеъ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кўчаи Деҳотӣ, бинои 2, хонаи 30 тасдиқ карда шудааст, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► **Шиносномаи** техникий мехлоптаи "Ся ГУН" ШМ №0024345 рақами давлати ТА 34-27 01 ТҶ ба номи Саторов Дилшод, ки онро Бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ 10.08 соли 2021 додааст, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► **Шаҳодатномаи** механизатори РТ №0006106 ва талони огоҳикунанда АД

Зодрӯз муборак!

Имомов Соҳиб - ходими пешбари илмӣ Институту зироаткорӣ АИКТ, номзади илмҳои кишоварзӣ Тоҷикистон ва Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 10.05.2022 ба сини 85-солагӣ расид. Устои азиз Имомов Соҳиб, Шуморо бо ҷашни 85-солагии зодрӯзатон табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок бароятон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар қору фаъолиятатон қомеъҳои беназирро таманно дорам. Бигузор ҳамеша чун қуҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шухратманд ва чун Ҷомӣ хоксор бошед! Ҳеч гоҳ Бахт ва Хизр қошои Шуморо тарк насозанд!

Бо эҳтиром, шогирдатон Кулиев Х. Р.

№0008595 ба номи Собиров Начибулло Ҳабибулоевич, аз 19.06 соли 2017, аз тарафи Бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ дода шудааст, бинобар гумшудан, беътибор доништа шаванд.

► **Шиносномаи** техникӣ бо рақами инвентарии №3531 бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кўчаи Крупская 2, хонаи 5 ба номи Андалиев Лутфулло Абдулхусейнович, бинобар гумшудан, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми ШМА №0037108-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Сино соли 2004 ба Боронходжаев Фаррух Азизходжаевич додааст, беътибор доништа шавад.

► Дафтари ҳавлидорӣ, Шиносномаи техникӣ бо варақаи қайди №2259 ва Шартномаи хариду фурӯш бо реестри №9Д-421-и гумшуда, ки онро нотариуси давлатии Идораи нотариалии давлатии шаҳри Душанбе 26-уми майи соли 1997 бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, кўчаи Бадахшон 11 ба Ғолибов Акрам додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми А

№086129-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №73-и ноҳияи Сино 11.06 соли 1999 ба Гульмамедова Назира Гулаҳмедовна додааст, беътибор доништа шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми №658446-и гумшуда, ки онро МД МИММСҶ ба номи М. Атоев соли 1998 ба Зикирова Замира Маҳмадҷоновна додааст, беътибор доништа шавад.

► **Шартномаи** хариду фурӯши квартира бо реестри №6Д-7-1970-и гумшуда, ки онро нотариуси давлатии Идораи дуҷоми нотариалии давлатии шаҳри Душанбе 25.12 соли 1992 бо суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кўчаи Фирдавсӣ, хонаи 115, хуҷраи 56 ба Шарипов Анвардҷон Акбардҷонович додааст, беътибор доништа шавад.


БАРҲАМ МЕХЎРАД

► Соҳибқори инфиродӣ ба номи Ҳалимова Фарзона Ҳақимовна, №0357746, РЯМ: 1230193131, РМА: 046347306, Иҷозатнома ВТ №0000852, бақайдгири 00852/19 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударати ду моҳ қабул карда мешаванд.

Телеънома

**Ҳамал**
21.03 - 20.04

Дар ин ҳафта вақти бештари худро барои ободони хонаву дар сарф намоед. Агар кайҳо боз нияти таъмир ё рӯбучини пурраи хонаро дошта бошед, ҳоло аз ӯҳдаи ин корҳо ба ҳубӣ мебароед. Аҳли оила дар ин кор ба кумакатон мешитобанд.

**Савр**
21.04 - 21.05


Дар ин ҳафта вақти бештари худро дар сафару робитаҳо мегузаронед. Хеле хушчақчақу хушгуфтор мешавед. Атрофиён қордониву масъулиятнокчи шуморо қадр мекунанд. Айни замон ба ваъдаҳои атрофиён нотарсона бовар карда метавонед.

**Ҷавзо**
22.05 - 21.06

Дар ин ҳафта мушкilotи зиёди амалиро, ки бо ҳаҷми даромади пулӣ ва сарфи маблағҳоятон вобастагӣ доранд, ба эътидол овардан лозим. Қабл аз сарф кардани маблағ аввал онро ба даст овардан лозим аст ва дар ин ҷода шумо маҳорати ҳуб нишон медиҳед.

**Саратон**
22.06 - 23.07

Дар ин ҳафта рафти корҳоятон набояд ба зиндагии оилавӣ таъсир расонад. Агар шумо гумон кунед, ки ба хотири хушбахтии оилавӣ ба кор диққати бештар медиҳед, ин на ҳамеша ба ҳақиқат наздик аст. Ҳамсафари ҳаётӣ аз дуриву беаҳмиятии шумо меранҷад.

**Асад**
23.07 - 22.08

Барои рафъ намудани мушкilotи дар касбу коратон сарзада қувваву вақти зиёдро сарф кардан лозим меояд. Мутаассифона, на ҳама корҳоятон ҳуб анҷом меёбанд. Бо баъзе нафарони воломақом ва обрӯманд муҳолифат карданатон эҳтимол дорад.

**Сумбула**
23.08 - 22.09

Дар ин ҳафта кунҷи танҳоӣ наҷуста, бештар бо атрофиён дар робита бошед. Нақши дӯстон дар ин рӯзҳо хеле зиёд мегардад. Агар шумо вақтҳои охир хеле кам дидорбинӣ намуда ё кам дар тамос будед, вақте расидааст, ки аз нав робитаҳои дӯстиро барқарор намоед.

**Мизон**
25.09 - 22.10

Ҳафта барои устувор сохтани ҷои мавқеъ мусоидат мекунад. Ба касе имкон надиҳед, ки ҳуқуқҳоятонро поймол созад, аз раӣи худ нагардед. Барои бори дигар ба даст овардани ҳурмату эҳтиром дар байни ҳамкорон бояд тамоми ҳунару маҳорати худро нишон дода тавонед.

**Ақраб**
23.10 - 22.11

Нафарони дар мучали ақраб тавлидфта бо мушкilotи муносибатҳои оилавӣ дучор мегарданд. Шахси дӯстдоштаатон хилофи ақидаву ниятҳои шумо амал мекунад. Ба назаратон чунин мерасад, ки мақсаду мароми шумо муҳолифи яқдигар аст.

**Қавс**
25.11 - 21.12


Дар ин ҳафта хонаву дари худро ба тартиб оварда, барои қабули меҳмонон омодагӣ гиред. Ҳафтаи ҳубест барои харидорӣ намудани асбобҳои барқӣ рӯзгор, аз қабилҳои мошини ҷомашӯйӣ, яхдон ва комбайни хӯрокпазӣ. Барои бартараф намудани мушкilotҳои вобаста ба тақсими мерос вақти мусоид аст.

**Ҷаддӣ**
22.12 - 20.01

Дар муносибатҳои ошӣқонаи шумо душвории сар мезананд. Гап сарӣ он аст, ки шумо аз дӯстдоштаи худ олиҳа метарошед. Мутаассифона, ҳақиқат талх аст ва он шуморо аз олами ҳаёлот ба замин мефарорад. Хафагиву ранҷиширо бахшиданатон лозим аст.

**Далв**
21.01 - 19.02

Далвҳои оиладор дар ин ҳафта шохиди муноқишаи шахси дӯстдошта бо яке аз наздикон мегарданд. Бетарафиро нигоҳ доштан хеле душвор мегардад. Барои он ки муносибататон бо нафаре аз онҳо вайрон нагардад, муноқишаро оромона рафъ созед.

**Ҳут**
20.02 - 20.03

Барои муносибатҳои занонашавҳарӣ ва ошӣқона ҳафтаи мусоид аст. Нафароне, ки соҳиби фарзанд ҳастанд, ташвишашон зиёдтар мегардад. Мушкilotи ягонаи ҳафта дар бад шудани муносибат бо атрофиён аст, аз ин рӯ, бо нафаре шинос шуданро тавсия намедихем.

ГУРДАДАРДЕД?

**Чойкаҳак ва
пӯпаки ҷуворӣ
давои шумост!***Посухи
табиби
мардумӣ
Садриддиншоҳ
Ҷалолӣ:*

47-сола, сокини шаҳри Душанбе ҳастам. Чанд сол боз аз бемории пиелонефрит азият мекашам. Бо саршавии фасли баҳор бемориам аз нав авҷ гирифтааст ва гурдахоям дард карда меистанд. Ростӣ, аз гирифтани сӯзандорӯ ва хӯрдани ҳаҷҳои гуногун ба ҷон расидаам. Мегӯянд, ки дарди гударо бо алаф ва гиёҳҳо низ табобат кардан имкон дорад. Шумо ба ман чӣ тавсия медиҳед?

**ГУЛНИГОР,
аз маҳаллаи Зарафшони пойтахт**

- Илтиҳоби гурда бар асари гузашта-



ни микробҳо аз узвҳои ҳампахлу, ҳоса аз рӯда ба гурдаҳо сар мезананд. Микробҳо дар гурда таҳшин мешаванд ва дар ҷое, ки микроб ҷой мегирад, газак ба вучуд меояд. Илтиҳоб, яъне пиелонефритро сари вақт табобат накунад, беморӣ куҳна шуда, метавонад касро ба оқибатҳои ногувор, аз ҷумла ба норасоии гурда мубтало созад. Якчанд гиёҳҳои мавҷуданд, ки иллатҳои гурдаро даво мебахшанд. Аз ҷумла, гиёҳи ҳамешабаҳор (календула), чойкаҳак (зварабой), мармарак (шалфей), риш ё пӯпаки ҷуворӣ, раҳдавак, тухми зағир, ҷағ-ҷағ барои гурда доруи бебаҳоянд. Ду-се номгӯи ин гиёҳҳо аз доруҳои навоҳи дастрас намуда, дар ним литр оби ҷӯшомада дам партоед баъдан аз доқа полонда, ҳар рӯз се маротиба пеш аз хӯрок тақрибан 50-граммӣ бинӯшед, газакҳои гурдаро даво мебахшад.

ДОРУИ ДҶУСТӢ

Тоҷикистону Ёзбекистон корхонаи
дорусозӣ ташкил мекунанд

Тоҷикистону Ёзбекистон тасмим доранд, ки корхонаи муштараки дорусозӣ иаъсис диҳанд. Ин тарҳи муштарак зимни мулоқоти сафири Тоҷикистон дар Ёзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода ва вазири тандурустии он кишвар Беҳзод Мусоев дар Тошканд баррасӣ гардидааст.

- Дар ин мулоқот ҳамзамон сайёҳии тиббӣ ва сатҳи кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ миёни кишварҳоро дар самти тандурустӣ баррасӣ карданд, - хабар медиҳад намоёндагии дипломатии Тоҷикистон дар Ёзбекистон.

Ҷониҳо доир ба бозомӯзии мутахассисони Тоҷикистон дар муассисаҳои муосири тиббии Ёзбекистон дар самтҳои вирусология, микробиология, эпидемиология, иммунология изҳори ҳавасмандӣ кардаанд.

Гуфта мешавад, ки инчунин баргузор намудани Рӯзҳои тиббии Ёзбекистон дар шаҳри Душанбе, таҳия ва ба имзо расонидани "Ҳаритаи роҳ" миёни ду ва-

зорати тандурустии кишварҳо аз мавзоти муҳим будааст, ки сари он изҳори назар сурат гирифтааст.

Маврид ба зикр аст, ки Тоҷикистон барои рушди баҳши дорусозӣ талош дорад ва барномаҳои мушаххас низ рӯйи кор аст, аммо то кунун бештари мавриди мавриди нӣзии аҳоли аз хориҷ ворид мешавад.

Бино ба иттилои Вазорати тандурустӣ, дар се моҳи аввали соли 2022 Тоҷикистон ба маблағи 53,5 миллион доллар дору ва лавозимоти тиббӣ ворид кардааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба се моҳи аввали соли гузашта 18,9 миллион доллар бештар аст.

То кунун Тоҷикистон танҳо даҳ фисади талаботи доруи дохилиро истеҳсол мекунад ва талош дорад бо дарёфти шарикони хориҷа ин бахшро рушд додаву бозорро аз худ кунад. Баҳши фармасевтӣ мавриди таваҷҷуҳи ҳосаи ҳукумат буда, дар натиҷаи дастгирии давлат номгӯи доруворӣ дар кишвар аз 88 адади соли 2015 дар соли 2020 ба 404 адад афзоиш ёфт.



АВВАЛИН ПАЖУҲИШГАРИ АФКОРИ ЗАБОНШИНОСИИ ТОҶИК



Доктори илмҳои филологӣ, профессор Давлатбек Хоҷаев аз зумраи он мардони иродатманди арсаи илми забоншиносии тоҷик аст, ки тавонистааст бо заҳмату кӯшишҳои пайваста ва эҷоди асару мақолаҳои илми арзишманд шуҳратёр гардад. Агар ба ҷодаи тайнамудаи ин олими пурқору соҳибмаърифат назар андозем, дармеёбем, ки ӯ, дарвоқеъ, донишманди ҷуёву пӯё ва дақиқназар аст.

Устод Давлатбек Хоҷаев соли 1966 пас аз хатми мактаби миёнаи №13-и ноҳияи Файзобод як сол дар мактаби 8-солаи деҳаи Алигалбони ноҳияи Нуробод муаллимӣ мекунад. Махз завқу муҳаббати илмӯзӣ ва садоқат ба касби пуршарафи омӯзгорӣ устод Давлатбек Хоҷаевро соли 1967 ба факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин (ҳозира ДМТ) меорад. Он замон дар ин даргоҳи муқаддас устодони варзидаю неқом М. Боголюбов, В. Лившиц, А. Хромов, Х. Каримов, Ш. Хусейнзода, Д. Тоҷиев, В. Асрорӣ, С. Табаров, М. Қосимова, С. Ҳалимов ва дигарон дарс мегуфтанд. Шунидани дарси эшонро роҳнамоиҳояшон сабаб мегардад, ки Д. Хоҷаев ҳаёти минбаъдаи хешро ба илм бубахшад ва ба таҳқиқи масъалаҳои гуногуни илми забоншиносии тоҷик шуғл варзад.

Баъд аз хатми факултети филология (соли 1972) бо тавсияи Комиссияи аттестатсионии давлатӣ устод Д. Хоҷаев ба сифати ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ дар донишгоҳ ба кор пазируфта мешавад. Зехни гиро ва қобилияти баланди дарки масоили назариявии забон аз ҷониби ӯ сабаб гардид, ки дар баробари тадрис ба пажуҳиши илмӣ низ машғул гардад ва рисолаи номзadiaшро дар мавзӯи «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайравии муайянкунанда дар забони адабии ҳозираи тоҷик» соли 1981 бо роҳнамоии донишманди варзида, профессор Д. Тоҷиев бо муваффақият ҳимоя намояд.

Устод Д. Хоҷаев тавонист, ки тадричан аз вазифаи ассистентӣ то

ба дараҷаи профессори кафедра камол ёфта, нақши боризу мондагоре дар пажуҳиши нахви забони тоҷикӣ, таърихи афкори забоншиносии тоҷик, инчунин, қисматҳои дигари илми забоншиносии тоҷик гузорад. Хизматҳои профессор Д. Хоҷаев аз тарафи давлату ҳукумат бо нишони «Аълочии маорифи халқи Тоҷикистон» (1990), медали «Хизмати шоиста» (1998) ва «20-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2011) қадрдонӣ шудааст.

Қобилияти баланд ва заковати ирсии мавсуф боис гардидааст, ки солҳои гуногун ба ҳайси ҷонишини декани факултети филология (1986-1987, 1997-2000), мудири кафедраи забони муосири тоҷикӣ (2000-2002, 2005-2007), декани факултети филология (2007-2008) ва мудири кафедраи таърихи забон ва типология (2008-2012) фаъолият намояд.

Агар дар атрофи роҳу равии тадриси устод Д. Хоҷаев сухан ронем, бечунучаро, он дастури комилест дар баҳши забоншиносӣ. Дарсҳои профессор Д. Хоҷаев хеле ҷолибанду таъсиргузоро ва инро ҳар нафари аз соли 1972 то имрӯз дар факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сабақгирӣфта тасдиқ мекунад.

Устод Д. Хоҷаев имрӯз низ нозуқиҳои илми нахв ва афкори забоншиносии форсии тоҷикиро дар ҳамбастагӣ бо дигар қисматҳои илми забоншиносӣ ба таври содаву фасеҳ ба толибилмон тадрис мекунад. Ҳама гуна масоили назариявии мураккаби забоншиносиро бо равии хос ба фаҳму дарки донишҷӯ ва пажуҳишгар мерасонад.

Фаъолияти илмӣ ва пажуҳиши профессор Д. Хоҷаев фароҳу гуногунҷанба аст. Мавсуф соли 2004 рисолаи докториашро дар мавзӯи «Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI» бо муваффақият дифоъ мекунад. Ин рисола, ки соли 2013 нашр гардидаву пешкаши хаводорони илми забоншиносӣ гардидааст, асосан, фарогири афкори забоншиносии бузургони илму адаби форсии тоҷикӣ, аз зумраи Ибни Сино, Носири Хусрав, Қайси Розӣ, Насируддини Тӯсӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва дигарон аст. Дар ин рисолаи арзишманд назарияи бештар дар самти таҳқиқи илми нахв ва шинохти он ҳамчун мизони каломӣ мансур аз назари донишмандони маъруфи гузашта пешниҳод мегардад. Устод бо қаноатмандӣ таъкид мекунад, ки масоили вобаста ба забону забоншиносӣ дар гузашта низ мавриди тавачҷуҳу баррасии ҷиддии донишмандон қарор гирифтааст. Метавон гуфт, ки ин асар ҷамъбасти афкори забоншиносии як давраи хеле мураккабу муҳими таърихи миллати тоҷик махсуб мешавад.

Яке аз асарҳои арзишманди забоншинос Д. Хоҷаев «Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва афкори забонши-

носии ӯ» мебошад. Дар рисолаи пажуҳиши мазкур андешаҳои яке аз чехраҳои кавии илму фарҳанги гузаштаи халқи тоҷик Хоҷа Ҳасани Нисорӣ дар бобати забону забоншиносӣ баррасӣ шудааст. Муҳаққиқ кӯшидааст, ки ақидаҳои Хоҷа Ҳасани Нисориро дар боби савтиёт, луғатшиносӣ, сарфу нахв ва калимасозӣ ба риштаи таҳқиқ кашад, таҳлилу баррасӣ намояд, шарҳу эзоҳ диҳад ва бо хулосаҳои илмӣ муаллаф ба дӯстдорони илми суханшиносӣ пешниҳод намояд.

Бо итминони комил метавон гуфт, ки профессор Д. Хоҷев яке аз аввалин муҳаққиқони таърихи афкори забоншиносии классикии тоҷик аст. Зикри ин нукта сарех аст, ки асарҳои устод аз ҷониби муҳаққиқони илми забоншиносӣ ба ҳубӣ пазируфта шуда, дар ин ҷода пажуҳишҳои мукаммали мустанадаш анҷом шудаанд.

Яке аз натиҷаҳои фаъолияти профессор Д. Хоҷаев дар забоншиносии муосири тоҷик он аст, ки равияи нахв, яъне «таҳқиқи афкори забоншиносӣ» дар илми забоншиносии тоҷик роҳандозӣ гардид. Аз пажуҳишҳои ин донишманд ва шогирдони ӯ аён гардид, ки афкори хеле арзишманд марбут ба масоили забону забоншиносии тоҷик ханӯз садсолаҳо пеш ироа гардидаанд. Далелҳои қотеъ дар ин самт зарбаи сахте буд ба ҷонибдорони ин ақида, ки гӯё «мардуми тоҷик дар гузашта назарияи забоншиносӣ надошт». Профессор Д. Хоҷаев бо пажуҳишу ҷусторҳо собит намуд, ки ин андеша билкул ғалат ва ғайримантикист. Бо гузашти фосолаи начандон тӯлонӣ дар забоншиносии муосири тоҷик самти нави таҳқиқ доир ба афкори забоншиносии классикии тоҷик ба вучуд омад, ки дар сарғаи он профессор Д. Хоҷаев қарор дорад.

Дар омода намудани мутахассисони соҳаи забоншиносӣ устоди гиромӣ Давлатбек Хоҷаев сахми бориз доранд ва то имрӯз 15 нафар бо хидояту роҳнамоии беғаразонаи устод рисолаҳои илмӣ худро бо сари баланд дифоъ намудаанд ва ҳар нафар дар ҷодаи хеш муваффақ аст.

Устоди гиромӣ, донишманди варзидаву суханшиноси мумтоз, омӯзгори асилу саҳтгир, ҳамзамон ҳалиму беғараз Давлатбек Хоҷаев кунун 75-сола мешавад. Аз фурсати муносиб истифода карда, ҷашни камолотро ба устоди роҳнамо ва пири забоншиносони факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон самимона таҳният меғӯем. Дар фаъолияти ояндаи пажуҳишӣ ба устоди азиз барор меҳомем ва барояш сихатмандиву саодати рӯзгор таманно дорем.

**С. ЭМОМАЛӢ,
Х. КАМОЛЗОДА,
Ф. МИРЗОЁРОВ,
Ш. МАВЛОНЗОДА,
омӯзгорони ДМТ**

Тақвими ТОҶИКИСТОН

13 МАӢ

РАҲМАТУЛЛО АБДУЛВОҲИДОВ (1952), 70-солагии зодрӯзи олими соҳаи таърих.
ТУРСУНБОӢ ЭРГАШОВ (1927), 95-солагии зодрӯзи актёри театр, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

14 МАӢ

ТОӢТУРА БОТИРҚУЛОВ (1922-2012), 100-солагии зодрӯзи мутарҷим.
ХУСРАВ СОДИҚОВ (1937), 85-солагии зодрӯзи доктори илмҳои техникаӣ, профессор.

15 МАӢ

УБАӢД РАЧАБ (1932-2004), 90-солагии зодрӯзи Шоири халқии Тоҷикистон, Қорманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи Рӯдакӣ.
ВОҲӢД АБДУЛЛОВ (1912-1985), 110-солагии зодрӯзи олими соҳаи адабиёти Ёзбек.

16 МАРТ

ТОҶИБОӢ АБДУЛЛОВ (1922-1999), 100-солагии зодрӯзи пахтакор.

17 МАӢ

ЗАВҚӢ ЗАВҚИЗОДА (1972), 50-солагии зодрӯзи доктори илми иқтисодӣ, профессор.
ҲАӢДАР РАҲМАТОВ (1957), 65-солагии зодрӯзи олими соҳаи иқтисодиёт.

18 МАӢ

МУЗАФФАР МАХСУМОВ (1937-2013), 85-солагии зодрӯзи доктори илмҳои физикаю математика, профессор, академик, Қорманди шоистаи илми Тоҷикистон.
САФАРМОҲ ШАРИФОВА (1952), 70-солагии зодрӯзи журналист.

19 МАӢ

АБДУСАТТОР МИРЗОЕВ (1932-2011), 90-солагии доктори илми филологӣ, Қорманди шоистаи Тоҷикистон.
МУРОД БОҒИРОВ (1922-1984), 100-солагии зодрӯзи нависанда, журналист.
МАЛОҲАТ ҲАМРОЕВА, (1952), 70-солагии Аълочии фарҳанги Тоҷикистон.

Шахсиятҳои таърихӣ, олимони варзида, ходимони давлативу ҷамъиятӣ мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОҲ КУНЕД. **Тел: 221-00-84**

PRESSA.TJ

Сомонаи нашрияи **ТОҶИКИСТОН**

ХАБАРҲОӢ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОН



ТРАНСФЕРМАРКЕТ

Торнамои олмони оморӣ футбол Transfermarkt рабабандии футболбозони ҷаҳонро тибқи нархи трансферӣ муайян кард. Коршиносон аз рӯи натиҷаҳои миёндаври мавсими имсолаи футбол гаронтарин футболбозони Тоҷикистонро муайян карданд.

Арзиши умумии 225 бозингар аз 10 дастаро мутахассисони Олмон 4,5 млн евро арзёбӣ кардаанд. Тибқи ҳисоби онҳо, бозигари Лигаи олии футбол Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 20 ҳазор евро нарх дошта, синнаш ба ҳисоби миёна 24-сола аст.

5 футболбози гаронтарини тоҷик ба ҳисоби Transfermarkt:

1. Алишер Чалилов. Нимҳимоятгари ҳучумкунанда. Даста - АГМК (Алмалик, Ўзбекистон). Нарх - 700 ҳазор € (евро). Алишер Чалилов дар давоми ҳунарнамоиш дар дастаҳои Русия бозӣ кардааст, аз ҷумла дар тимҳои "Рубин", "Нефтехимик" ва "Балтика". Соли 2019 ба ватан баргашта, ба



бошгоҳи "Истиклол" ҳамроҳ шуд. Имсол дар дастаи "АГМК"-и Ўзбекистон бозӣ мекунад.

2. Парвизҷон Умарбоев. Нимҳимоятгари марказӣ. Даста - «Локомотив» (Пловдив, Булғористон). Нарх - 700 ҳазор €. Дастпарвари "Рубин"-и Казон (Тотористон, Русия). Моҳи март соли 2015 бо қаҳрамони футбол Тоҷикистон - "Истиклол" қарордод ба имзо расонид. Дар ин ҷо як солу ду моҳ бо-

зӣ кард. Ҳозир узви дастаи "Пловдив"-и Булғористон мебошад.

3. Эҳсонӣ Панҷшанбе. Нимҳимоятгари марказӣ. Даста - «Навбахор» (Намангон, Ўзбекистон). Нарх - 600 ҳазор €.

Аз 17-солагиаш ба дастаи "Истиклол" пайваста, дар ҳамаи бошгоҳи истеъдод ва маҳорату малакааш раванг ёфт. Дар ноҳияи Рӯшони ВМКБ таваллуд шудааст. Ӯ зикр кардааст, ки тими "Истиклол"-ро ҳеҷ

гоҳ тарк кардани набуд, лекин орзу дошт, ки дар ҳориҷа бозӣ карда, маҳорати худро озмояд.

4. Манучеҳр Чалилов. Ҳамлагари марказӣ. Даста - «Истиклол» (Душанбе, Тоҷикистон). Нарх - 400 ҳазор €. Дар тими ҷавонони бошгоҳи "Локомотив"-и Маскав ба бозӣ оғоз намуда, сипас муддати ду сол дар бошгоҳи тобеи ҳамаи даста (фарм-клуб) ҳунарнамоӣ кардааст. Соли 2011 ба бошгоҳи "Нефтехимик"-и Нижнекамски Русия гузашт. Соли 2015 ба ватан баргашта, бо дастаи "Истиклол"-и Душанбе қарордод ба имзо расонид.

5. Зоир Ҷурабоев. Ҳимоятгари марказӣ. Даста - «Сурхон» (Тирмиз, Ўзбекистон). Нарх - 400 ҳазор €. Моҳи июли соли 2018 Ҷурабоев аз КМБА (ЦСКА)-и Душанбе ба тими Суперлигаи Ўзбекистон - "Металлург"-и Бекобод гузашт. Дар ин ҷо як мавсим бозӣ карда, ба Душанбе - ба ҳайати "Истиклол" баргашт. Моҳи феввали соли 2022 бо тими Суперлигаи Ўзбекистон - "Сурхон" қарордод имзо кард.



ДАР ДУШАНБЕ ЧЕМПИОНАТИ САФА БАРГУЗОР МЕШАВАД

Аз 13 то 20-уми май дар шаҳри Душанбе Чемпионати Ассотсиатсияи футболҳои Осиёи Марказӣ (CAFA) байни дастаҳои мунтахаби навраҳои то 16-сола баргузор мешавад. Дар чемпионат дастаҳои мунтахаби навраҳои Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон ширкат мекунанд.

Дар маҷмӯъ, дар доираи чемпионати САФА-2022 байни навраҳои (U-16) даҳ бозӣ баргузор мешавад. Ҳамаи вохӯриҳо дар Варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир мегарданд.

Тибқи низомномаи чемпионати Ассотсиатсияи футболҳои Осиёи Марказӣ байни дастаҳои навраҳои то 16-сола аз рӯи системаи даврӣ дар як давр сурат мегирад. Дастаи ғолиб аз рӯи шумораи бештари ғолибӣ муайян карда мешавад.

Чемпионати САФА-2022 байни дастаҳои мунтахаби навраҳои (U-16):

Даври 1, 13-уми май
Ўзбекистон - Эрон,
Афғонистон - Қирғизистон
Даври 2, 14-уми май
Афғонистон - Ўзбекистон,
Қирғизистон - Тоҷикистон

Даври 3, 16-уми май
Эрон - Қирғизистон,
Тоҷикистон - Афғонистон
Даври 4, 18-уми май
Эрон - Афғонистон, Ўзбекистон - Тоҷикистон
Даври 5, 20-уми май
Қирғизистон - Ўзбекистон,
Тоҷикистон - Эрон.

ФУТБОЛ



НАВРАСОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР МУСОБИҚАИ UEFA ДУЮМ ШУДАНД

Дастаи мунтахаби навраҳои футболбози Тоҷикистон (U-16) дар мусобиқаи байналмилалӣ рушди UEFA, ки дар Скопйеи кишвари Македонияи Шимолӣ ба оғоз шуд, ҷойи дуюмро гирифт.

Дастаи мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии Зайниддин Раҳимов бо дастаҳои Македонияи Шимолӣ, Хондурас, Косово бозӣ карданд ва як ғолибӣ ба даст оварда, дар ду бозии дигар дар задани пеналтӣ ноком шуданд.

Дастпарварони Зайниддин Раҳимов дар бозии якум бо ҳамаҷони худ аз Македонияи Шимолӣ дар вақти асосӣ мусовӣ (3:3) карданд (ғолибӣ Билол Бобоев (2 гол), Масрур Ғафуров заданд), аммо дар задани пеналтӣ 4:5 муваффақ нашуданд.

Сипас, дар бозии дуюм ҳам-

солони худро аз Хондурас (3:1) шикаст доданд, ки ғолибӣ Абу-бақр Сулаймонов, Билол Бобоев, Масрур Ғафуров заданд. Дар бозии охирин, ки амалан бозии ҳалкунанда буд, бо дастаи Косово дар вақти асосӣ мусовӣ (0:0) карданд, аммо дар задани пеналтӣ (3:4) мағлуб шуданд. Маҳорати дарвозабони Косово боис шуд, ки ду зарбаи аввали навраҳои Тоҷикистонро баргардонад.

Дар натиҷа мунтахаби навраҳои Тоҷикистон (U-16) панҷ ғолибӣ ба даст овард. Ғолибӣ мусобиқаи дастаи Косово (6 ғолибӣ) гардид. Зинаи сеюми ифтихориро дастаи мунтахаби Македонияи Шимолӣ (4 ғолибӣ) соҳиб шуд. Хондурас, ки дар бозии охир соҳибони майдонро бо ҳисоби 1:0 шикаст дод, бо 3 имтиёз ҷорум шуд.

СУПЕРҶОМИ ТОҶИКИСТОН

«ИСТИҚЛОЛ» МАРОТИБАИ ЁЗДАҲУМ ҒОЛИБ ШУД

8-уми май дар варзишгоҳи «Талко Арена»-и шаҳри Турсунзода дар ҳузури 5600 нафар тамошобин бозии Суперҷоми футбол Тоҷикистон -2022, ки мавсими 13-умаш аст, миёни дастаҳои футбол «Истиклол»-и шаҳри Душанбе ва Хучанд»-и шаҳри Хучанд баргузор шуд.

Дастаҳои футбол «Истиклол»-и шаҳри Душанбе ва Хучанд»-и шаҳри Хучанд барои ба даст овардани Суперҷоми кишвар бозии арзанда ва ҷолиб нишон доданд. Рустам Соиров дар охири бозӣ ба майдон баромад ва бозии дастаи «Истиклол» ранги дигар гирифт ва онҳо дар дақиқаи 84-уми бозӣ тавонистанд маҳз тавассути ҳамаи бозигар ба задани гол даст ёбанд. Дар идомаи вохӯрӣ дастпарварони Рустам Ҳочаев кӯшиши баробар кардани ҳисоби бозиро намуданд, лек ҳама бенаҷибанҷамон ёфт.

Дастаи футбол «Истиклол»-и шаҳри Душанбе маротибаи 11-ум барандаи Суперҷоми Тоҷикистон гардид.



Ин ду даста бори панҷум барои Суперҷом миёни ҳам мубориза бурданд. Дар чор бозии пешин (солҳои 2016, 2018, 2019 ва 2020) дастаи футбол «Истиклол»-и шаҳри Душанбе ғолиб шуда буд.

Суперҷоми Тоҷикистон аз соли 2010 бори седаҳум барпо мегардад. Дар ин муддат ҳамагӣ се даста ҷомро соҳиб шудаанд. «Истиклол»-и шаҳри Душанбе ёздаҳ бор (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 ва 2022) барандаи Ҷоми олии гардидааст. Дастаҳои футбол «Равшан»-и шаҳри Кӯлоб (2013) ва «Ҳосилот»-и ноҳияи Фархор (2017) якбори Суперҷомро ба даст овардаанд.

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

**“Фейсбук”**

Бемор ба назди духтур ома-
да, мегӯяд:

- Духтур, ба ман ёрӣ диҳед.
Тамоми фикру хаёлам фақат
банди “Фейсбук” аст. Шабу
рӯз дар гуруҳ мешинам. Чӣ кор
кунам, чӣ маслиҳат медиҳед?

Духтур мегӯяд:

- Бемории шумо бисёр ҳам
чиддӣ аст. Рафтем, бо шумо
дар мессенҷер гап мезанем!

Дарди сар

Шавҳар шабона занашро ба
оғӯш гирифтани мешавад:

- Занакҷон...

Зан рӯяшро ҷониби девор
гардонида, мегӯяд:

- Мардак, сарам дард до-
рад... Намехоҳам...

Шавҳар дар ҷавоб:

- О ман туро ба фикр кардан
мачбур намекунам ку!

Бахшиш

Мард ба занаш менависад:

- Азизам, маро дӯст медорӣ?
Зан дар ҷавоб:

- Бале, дӯст медорам!

Мард боз менависад:

- Хиёнатамро мебахшӣ?

Зан мегӯяд:

- Албатта, ба мурдаҳо ҳама
чиро мебахшанд!...

Марги ишқ

Чавон ба дӯстдоштааш ме-
нависад:

- Ту дар кучой? Боз ҳамроҳи
дугонаҳоят ба зиёфат рафти?
Ман ба ту иҷозат надода будам
ку! Барои чӣ рафти?

Зан дар ҷавоб:

- Ту девонаӣ магар? Ман дар
ҷаноза ҳастам.

Чавон мегӯяд:

- Узр, намедонистам. Кӣ
мурд?

Духтар менависад:

- Ишки ман ба ту!

Бовар

Марде аз дӯшташ мепурсад:

- Аброр, ту барои чӣ аз занат
чудо шудӣ?

Аброр дар ҷавоб:

- Э бовар кун, ду моҳи дароз
“ту маро дӯст намедорӣ” гуфта,
ҷонбозорам кард.

Мард хайрон шуда:

- Баъд чӣ шуд?

Аброр мегӯяд:

- Хамин шуд, ки ман ба гуф-
тааш бовар кардам!

Зебо

Чавон ба духтар менависад:

- Ту зебо будай. Биё вохӯрем?

Духтар менависад:

- Наметавонам.

Чавон мепурсад:

- Барои чӣ наметавонӣ?

Духтар:

- Ман танҳо дар акс зебоям.

Хоб

Духтар ба чавони дӯстдо-
штааш мегӯяд:

- Тамоми шаб хоб дидам, ки
дучархаронӣ мекунам.

Чавон мегӯяд:

- Ман бошам, дар хобам
ишқварзӣ кардам?

Духтар хурсанд шуда:

- Ҳамроҳи ман?

Чавон мегӯяд:

- Нее, ту бо дучархаат кучое
рафти...

Таҳияи Нодири РАҶАБОВА



Падарҷон, шумо бо модарам инқадар бо шаба-
каҳои интернетӣ машғулед, боз ману хоҳарамро аз
интернет “скачат” накарда бошед?

Пурсед, ҷавоб медиҳанд!**ДАРМОНҒОҲИ САЙЁР
ДАР КҮЛОБ!**

Дар телевизион хабар
доданд, ки дар Кӯлоб таш-
хисгоҳи сайёр омадааст. Ва-
ле ҳар қадар суроғ кардам,
онро пайдо накардам. Таш-
хисгоҳи сайёр ба кӣ ҳоизмат
мерасонад?

Абдучаббор САЙВАЛИЕВ,
нафақагир аз Кӯлоб



ҶАМОЛИДДИН
АБДУЛЛОЗОДА

- Дармонгоҳи сайёр дар
чаҳорҷӯбаи барномаи хайрияи “Фоли хайр” аз Арабистони
Саудӣ ба Тоҷикистон оварда шуд, ки дорои тамоми
имконоти тиббӣ муосир аст, - хабар медиҳанд аз Вазорати
тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии кишвар.

“Фоли Хайр”-и Паҷуҳишгоҳи байналмилалӣи умумӣ
башардӯстонаи шоҳ Абдуллоҳ ибни Абдулазиз аст, ки дар-
монгоҳҳои сайёрро ба вилояти Хатлон тухфа кардааст.

Дар чаҳорҷӯбаи ин тарҳ чаҳор минтақаи Тоҷикистон ба
таври фаврӣ бо панҷ бунгоҳи сайёр, кумақҳои аввалия ва
дувуми пизишкӣ, ташхис, ҷарроҳӣ ва радиология таъмин
хоҳанд шуд.

Ҳамаи ин боиси баланд шудани сифати хизматрасонии
тиббӣ мегардад, ки дар панҷсолаи ҷорӣ 700 ҳазор нафар
одамон метавонанд аз он истифода кунанд. Маълум аст,
ки барои иҷрои ин тарҳ 18 миллион доллар ҷудо шудааст.

Маросими ифтитоҳ ва супоридани дармонгоҳҳои сайёр
дар шаҳри Кӯлоб доир гардид. Дар он муовини нахуствази-
ри Тоҷикистон Матлубахон Сатторӣён, сафири Араби-
стони Саудӣ Валид ибни Абдурахмон ар-Решайдон ширкат
доштанд.

Илова бар ин, дар ин маросим вазири тадурустии ҷумҳурӣ
Ҷамолиддин Абдуллозода, раиси шаҳри Кӯлоб Баҳтиёр На-
зарзода ва дигар шахсони расмӣ ҳузур доштанд.

Бинобар ин, дар манотиқи мухталифи вилояти Хатлон
дармонгоҳҳои сайёрро метавон дучор омад ва аз хизматра-
сонии он баҳрабардорӣ кард.

PRESSA.TJ

СОМОНИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

**ХАБАРҲОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҲОН**

